

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

*Бо ҳукуқи дастнавис*

*ВБД: 491.550:610 (81.2 (2T))*

**ШОДИМАТОВА МАЛИКА КАРИМБЕРДИЕВНА**

**ХУСУСИЯТҲОИ ЛУГАВӢ-МАҶНОЙ ВА СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ  
ТИББӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОЧИК  
(СОЛҲОИ 2003-2023)**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи  
иҳтиносси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи услубиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Низомӣ Санавбар Фахрӣ** – доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муқарризони расмӣ:**

**Раҳматуллозода Саҳидод Раҳматулло** – доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

**Амлоев Аминҷон Ятимовиҷ** – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Муассисаи таълимии байнидавлатии маълумоти олии «Донишгоҳи (славянӣ) Россия ва Тоҷикистон».

**Муассисаи пешбар:**

**Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.**

Ҳимояи диссертатсия «03» июли соли 2025, соати 13:00 дар маҷлиси шуруи диссертационии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (нишонӣ: шаҳри Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии № 10, толори шуруи олимони факултети филология, e-mail: [firdavs\\_79@mail.ru](mailto:firdavs_79@mail.ru); Тел.: (+992) 93-526-62-95) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва тавассути сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «\_\_\_\_» соли 2025 тавзеъ шудааст.

**Котиби илмии  
шуруи диссертационӣ,  
номзади илмҳои филологӣ**



**Мирзоёров Ф.Н.**

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО**

ФЗТ – Фарҳанги забони тоҷикӣ  
ФТЗТ – Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ  
ФТ – Фарҳанги тиббӣ  
ВТ – Вожаномаи тиббӣ  
ФТН – Фарҳанги тибби ниёгон  
Бурх. – Бурҳони қотеъ  
ФФ – Фарҳанги форсӣ  
ФТЛ – Фарҳанги талафғузи луғот  
Дех. – Дехҳудо  
ЭМТ – Энсиклопедияи мухтасари тиб  
ЭСМТ – Энсиклопедияи истилоҳоти тиббӣ (Энциклопедический словарь медицинских терминов)

Рӯзнома ва маҷаллаҳо:

Ҷ-ят – «Ҷумҳурият»  
С.м. – «Садои мардум»  
М.п. – «Мароми пойтаҳт»  
М.ҳ. – «Минбари ҳалқ»  
Ҷ.Т. – «Ҷавонони Тоҷикистон»  
О. – «Омӯзгор»  
Т. – «Тоҷикистон»  
С.б. – «Саломат бошед»  
М. – «Миллат»  
О-гон – «Озодагон»  
Н-ҳ. – «Нигоҳ»  
Ё.т. – «Ёрии таъчилий»  
П.ш. – «Паёми шифо»  
В.С. – «Ворисони Сино»  
Ф-ж – «Фараж»  
Ш-бахш – «Шифобахш»  
Н.з. – «Нури зиндагӣ»  
А.З. – маҷ. «Авҷи Зуҳал»  
Ф. – маҷ. «Фирӯза»  
Б.Т. – маҷ. «Бонувони Тоҷикистон»  
Д. – маҷ. «Даво»  
Ш. – маҷ. «Шифо»

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқ** аз он иборат аст, ки бори аввал дар диссертатсия хусусиятҳои лексикию семантиқӣ ва этимологии истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, роҳу воситаҳои соҳтани истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ дар асоси маводи фаровони забони матбуоти муосири тоҷик мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Аҳаммияти таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки истилоҳоти тиббӣ дар асоси маводи ВАО дар забоншиносии тоҷик ба омӯзиши дақиқ ва таҳқиқоти монографӣ ниёз дорад ва он метавонад ба масъалаҳои баҳсноки истилоҳсозӣ ва истилоҳнигорӣ равшанӣ андозад. Инчунин, омӯзиш ва баррасии вижагиҳои забони васоити ахбори омма ҳамчун инъикоскунандай вазъи кунуни забони адабии тоҷикӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз таҳаввулоти соҳториву маънӣ ва дастурии забони адабӣ, аз ҷумла истилоҳоти тиббӣ огоҳ бошем.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ.** Истилоҳшиносӣ яке аз баҳшҳои муҳимми илми забоншиносӣ маҳсуб меёбад ва истилоҳоти тиббӣ як самти он мебошад. Истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дорад. Тиб яке аз самтҳои қадимтарини фаъолияти инсонӣ буда, таърихи тибби ҳалқҳои форсу тоҷик аз давраҳои қадим сарчашма мегирад, ки давоми солиёни зиёд давра ба давра ташаккул ёфта, системаи муайяни истилоҳоти тиббиро ташкил медиҳад.

Масъалаи истилоҳ ва истилоҳгузинӣ дар забоншиносӣ ҳамчун як баҳши илми забоншиносӣ дар даврони шуравӣ ва замони Истиқлолияти давлатӣ ба таври густурда мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифта, ин анъана имрӯз низ давом дорад. Бояд зикр кард, ки дар ин самт пажуҳишҳо ба анҷом расонида шуданд, ки саҳми донишмандону забоншиносон, аз ҷумла Д.С. Лотте [1969], Я.И. Калонтаров [1971], Т. Бердиева [1974], В.П. Даниленко [1977], В.А. Лившитс, Л.П. Смирнова [1981], Н. Маъсумӣ [2011], Ҳ. Зоҳидов [1990], С. Сулаймонов [1997], Б. Камолиддинов [2001], Д. Саймиддинов [2001], М.Н. Қосимова [2003], М. Шукуров [2010], М.Ҳ. Султон [2003; 2019], С. Назарзода [2004; 2013; 2019], Қ.Ш. Тӯраҳасанов [2004], А.И. Юсупов [2004], П.Г. Нуров

[2006], Д.А. Ҳайдарова [2007], А. Шафоатов [2012], А. Байзоев [2016], Т. Шокиров [2018] ва дигарон калон аст.

Дар забони форсӣ-тоҷикӣ доир ба масъалаҳои тиббӣ аввалин ишораҳо дар китоби муқаддаси «Авесто» инъикос ёфтааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ аз замони Зардуштиён сарчашма мегирад.

Яке аз наскҳо (китоб)-и «Авесто» – «Вандидод» пурра ба масъалаҳои тиб бахшида шудааст. Дар «Авесто» доир ба масъалаҳои ҳифзи модару кӯдак, одоби табибу табобат, сабабҳои пайдоиши бемориҳо, ташхиси бемориҳо, гуруснагӣ, пурхӯрӣ, ғизои бесифат, тоза нигоҳ доштани муҳити зист, беҳдошти модару кӯдак, беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи парҳез, инчуниин, масоили дигари тиб ва табобат маълумотҳо оварда шудааст. Таъсири сухан ва истифодаи растаниҳои шифобаҳш воситаҳои асосии муолиҷа ҳисобида мешуданд. Табибони он давра роҳу воситаҳои аз гиёҳ тайёр кардани доруҳо ва тарзи истифодаи онҳоро хуб медонистанд.

Дар инкишофи тибби форсу тоҷик мактаби тиббии Гунди Шопур саҳми беандоза дорад, ки дар давраи давлатдории Сосониён маркази илму фарҳанг ба шумор мерафт ва дар таърихи илми тиб бо номи Академияи Гунди Шопур машҳур аст. Академияи бонуфузи Гунди Шопур муддати 300 сол фаъолият дошт ва нахустин таълимгоҳе буд, ки илми тиб аз нигоҳи амалӣ таълим дода мешуд. Дар назди он табобатхонаи дорои шуъбаҳои алоҳида (бемориҳои дарунӣ, bemoriҳои пӯст, ҷашм ва ғайра) фаъолият дошт. Таълимгирандагон – табибони оянда тибби назариявиро дар ҳамbastagӣ бо тибби амалӣ бевосита дар назди бистари беморон аз худ мекарданд.

Академияи Гунди Шопур ҳусусияти байналмилалӣ дошт, зеро дар он дар баробари табибони эронинажод, инчуниин табибони юнонӣ, арабӣ, ҳиндӣ ва дигарон фаъолият мекарданд. Устодони донишгоҳ доир ба масъалаҳои тиб дастурҳои зиёде таълиф намуда, доир ба тарзу усулҳои нави ташхису табобат, bemoriҳои сироятӣ, гиёҳдармонӣ, ахлоқу одоби табиб тавсияҳои судманд пешниҳод намуда, вожаҳои зиёди тиббиро ба илм ворид карданд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки тибби халқҳои форсу тоҷик махсусан дар замони давлатдории Сомониён хеле инкишоф ёфта буд. Ин падидай матлуб дар давраҳои минбаъдаи ташаккулёбии забони тоҷикӣ, давраи навин низ ривоҷ ёфт. Дар асрҳои 1X-X1 дар давраи салтанати Сомониён як қатор асарҳои илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ, тиббӣ ва ғайра таълиф гардианд, ки ин ба рушди минбаъдаи истилоҳоти тиббии забони мо нақши босазое гузошт. Дар ин давра асарҳои пурарзиши «Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб»-и Аҳавайни Бухорӣ, «Алабния ан ҳақоик-ул адвия»-и Муваффақиддини Ҳиравӣ, «Донишнома»-и Ҳаким Майсарӣ, «Ат-танвир»-и Абумансури Қамарӣ, «Рагшиносӣ» ё «Рисола дар бораи набз»-и Ибни Сино, «Захираи Хоразмшоҳӣ»-и Исмоили Ҷурҷонӣ таълиф гардианд, ки дар ташаккули истилоҳоти тиббии тоҷик нақши муҳимме гузоштаанд.

Дар давраи Сомониён тибби форсу тоҷик ба дараҷаи баланди инкишофи худ расида буд, ки ин маъниро муҳаққиқ Ю. Нуралиев чунин арзёбӣ намудааст: «Дар таърихи илми тиб ва умуман дар таърихи тафаккури тамаддуни ҷаҳонӣ номи духтурҳои забардасти форсу тоҷик Ибни Сино ва Муҳаммад Закариёи Розӣ дар қатори номи сардафтарони илми тибб Буқрот (Гиппократ) ва Ҷолинус (Гален) бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст» [7, 13].

Устод Садриддин Айнӣ аз хусуси дар ташаккули истилоҳоти илмии забони форсӣ саҳми назаррас доштани Ибни Сино чунин баён намудааст: «Ин донишманди бузург мавзуъҳои илмиро чӣ қадар сода навиштааст, ин олими ҷаҳонӣ, ки ҳама таҳсил ва фаъолияти илмии худро дар забони арабӣ гузаронидааст ва дар бораи қоида, хусусият ва лугати араб даҳҳо ҷилд китобҳо таълиф кардааст, вақте ки хостааст ба забони модарии худ китобе таълиф қунад, чӣ қадар қобилияти забони илмӣ шудан доштани ин забонро – забони форсӣ-тоҷикиро нишон дода тавонистааст» [1, 46].

Дар ҳақиқат, Ибни Сино ҳангоми таълифи асарҳояш ба забони форсӣ-тоҷикӣ бар муқобили истилоҳоти арабӣ аз калимаю ибораҳои мавҷудаи форсӣ истифода намуда, дар мавриди дигар вожаҳои арабиро тарҷума кардааст, ки ин

аз имкониятҳои фаровони илмии забони форсӣ дар ифодаи мағҳумҳои илмӣ шаҳодат медиҳад.

Дар давраи Истиқлолият омӯзиши истилоҳоти тиббӣ ҳамчун як самти таҳқиқоти забоншиносӣ хуб ба роҳ монда шуд. Донишмандону забоншиносон ба баррасии истилоҳоти илмии осори хаттии ниёгонамон рӯй оварданд. Забоншинос А. Байзоев ҳангоми пажуҳиши вижагиҳои «Донишнома»-и Ибни Сино ба корбурди истилоҳот рӯй оварда, зикр намудааст, ки «ин олими бузург бо оғаридани ин асар дорои захираҳои фаровони дохилӣ доштани забони форсии дариро барои оғаридани осори илмӣ собит соҳт ва худ низ дар ин самт нақши босазое гузаштааст: «Ҷойи баҳс нест, ки Ибни Сино бо оғаридани «Донишнома»-и худ барои ташаккул ва инкишофи истилоҳшиносии форсу тоҷик хизмати бебаҳое кардааст» [2, 60].

Академик М. Шукров низ доир ба саҳми бесобиқаи Ибни Сино дар инкишофи истилоҳоти илмӣ андешаронӣ намуда, зикр намудааст, ки «истилоҳоти фарҳангу илм дар забони форсӣ-тоҷикӣ таърихе дорад, ки аз аъмоқи асрҳо сарчашма мегирад. Аз давраи форсии қадим ва форсии миёна гап накушода, агар фақат форсии нав, яъне форсии ҳозираро ба назар гирем, бояд бигӯем, ки таърихи истилоҳоти илмии форсии нав ба ҳазор сол мерасад. Ин таърих аз аввали ташаккули забони адабии форсии дарӣ – қарни 9-и мелодӣ оғоз меёбад ва нахустин комёбиҳои он вобаста ба рушду такомули олии илму фарҳанг дар замони Сомониён аст. Бунёдгузори истилоҳоти форсӣ Абуалӣ ибни Синост, ки солҳои сии садаи 11 «Донишнома»-и ҷовидонаи худро таълиф карда, забони илмии форсиро ба пояҳои баланд бардошт ва донишвожаҳои форсии зиёде эҷод намуд, ки ҳама ҷолибанӣ ва қисме аз онҳо имрӯз бештар аҳаммият пайдо кардаанд» [6, 160].

Муҳаққиқ А.И. Юсупов доир ба истилоҳоти тиббии «Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Аҳвайнии Бухорӣ таҳқиқоти арзишманде анҷом дода, дар мавриди истифодаи истилоҳоти тиббӣ чунин нигоштааст: ««Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб» дар баробари аҳамияти бузурги таҳассусӣ доштанаш

аз чумлаи он асарҳоест, ки дар ташаккулу таҳаввул ва истиқори услуби илмии забони форсии дарӣ нақши боризе бар ҷой гузоштааст» [8, 57].

Дар ташаккул ва густариши истилоҳоти тиббӣ нақши луғатнигорон низ қалон аст. Дар соҳаи фарҳангнигории тиббии забони тоҷикӣ олими намоён, профессор М.Я. Расулов дар ҷамъоварӣ ва тарҷумаи саҳеху илмии истилоҳоти тиббии байналмилалӣ ба забони тоҷикӣ хизмати босазое кардааст. «Фарҳанги тиббӣ»-и М.Я. Расулов аз ҷор ҷилд ва ҷилди иловагӣ иборат буда, дар давоми солҳои 1973-1986 нашр шудааст. Дар луғат номи бемориҳо, ихтиносҳо, асбобу таҷхизоти тиббӣ, навъҳои табобат, симптому синдроми бемориҳо, ҷараёни беморӣ ва масъалаҳои дигари тиббӣ саҳеху мушаххас тарҷума ва маънидод карда шудаанд.

Забоншинос ва тарҷумон А.М. Ягудаев дар асоси фаъолият ва меҳнати пурсамари ҷандинсолааш дар Доғоншигоҳи тиббӣ соли 1985 китоби «Муколимаи русӣ-тоҷикии тиббӣ»-ро таҳия ва нашр намуд. Дар он баъзе маълумотҳои грамматикӣ, вобаста ба ҳиссаҳои нутқ, истилоҳоти русӣ-тоҷикии тиббӣ ва сӯҳбати табибони ихтиносҳои гуногун бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ оварда шуда, дар охири китоб барои қироат ва тарҷума бо забони тоҷикӣ матнҳои тиббӣ пешниҳод шудаанд.

Қабули Қонуни забон барои рушди фарҳангнигории соҳавии тоҷик ва умуман рушди луғатнигорӣ имкониятҳои нав фароҳам овард. Минбаъд дар баробари ташаккули истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ истилоҳоти тиббӣ низ рушд намуд. Бахусус, дар ин самт таҳия ва нашри луғатҳои тиббиро қайд намудан бамаврид аст. Дар Доғоншигоҳи тиббӣ тули солҳои охир ҷандин луғатҳои пурарзиш таҳия ва нашр карда шудаанд. Аз ҷумла, «Луғати истилоҳоти анатомӣ», «Вожаномаи тиббӣ» [2014], «Энсиклопедияи мухтасари тиб» [2011], «Фарҳанги тибби ниёғон» [2016], «Луғати ҷарроҳии умумӣ», «Луғати дандонпизишкӣ» ва ҷандин луғатҳои дигарро номбар кардан мумкин аст, ки маҳз дар замони Истиқлол нашр шуда, аз саҳми беандозаи як гурӯҳ олимон, табибон ва забоншиносон дар рушди фарҳангнигории тиббӣ шаҳодат медиҳад.

«Энсиклопедияи мухтасари тиб» [2011] аз панҷ ҷилд иборат аст. ЭМТ як навъ сарчашмаи боэътиими илмиест, ки аз он доир ба бахшҳои мухталифи соҳаи тиб маълумотҳои заруриро дастрас кардан мумкин аст. Дар бораи бемориҳои гуногун, навъҳои табобат, маводи дорувор, бемориҳои қасбӣ, бемориҳои ирсӣ, бемориҳои модарзодӣ, гиёҳҳои шифобаҳш, арбобони илми тиб, инчуни ин масъалаҳои дигари тиб ва табобат маълумоти муфассал пешниҳод шудаанд. Ин фарҳанги соҳавӣ барои инкишофи истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ дар замони муосир созгор мебошанд.

«Вожаномаи тиббӣ» аз ду ҷилд иборат буда, такрибан 60 ҳазор вожа ва ибораро дар бар мегирад. Муаллифон дар қатори вожаҳои тибии муосир вожаҳои тибби қадимро низ ҷой дода, номҳои лотинӣ ва тарзи навиштани онҳоро бо хуруфоти форсӣ низ овардаанд. Истилоҳоти луғати мазкур барои табибону кормандони соҳаи тиб, олимон, тарҷумонҳо ва донишҷӯёни муассисаҳои тиббӣ пешбинӣ шудааст.

«Фарҳанги тибби ниёгон» такрибан 20000 вожа ва ибораро фаро мегирад. Дар китоб вожаҳо бо хуруфоти кириллӣ, форсӣ ва лотинӣ оварда шуда, он асосан фарогири вожаҳои қадимаи тибби ниёгон ба ҳисоб меравад.

Дар замони Истиқлолияти давлатӣ ба истилоҳоти миллии тоҷик эътибори ҷиддӣ дода мешуд. Барои ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис таъсис гардид ва мақсади он ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ ва асолати забони адабии тоҷик буд. Дар ин давра интихоби истилоҳот ва вожасозӣ аз ҳисоби унсурҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҷараён мегирад, инчуни бозгашт ба анъанаҳои истилоҳсозии ниёгон ва дар ҳолати зарурат истифодаи наввожаҳо мушоҳида мешавад. Пас аз қабули Қонуни забон ва солҳои минбаъда, дар замони истиқлолияти давлатии кишвар барои рушди истилоҳоти илмӣ дар ҳама бахшҳои илм заминай мусоид ва шароити созгор ба амал омад. Истилоҳоти тиббӣ низ дар ин давра хеле инкишоф ёфт.

Бояд қайд намуд, ки омода ва нашри луғатҳо, мӯховараҳои гуногуни тибии яқзабона ва чандзабона барои инкишофи минбаъдаи истилоҳоти тиббӣ,

коргузории тиббӣ, бахусус дар роҳи ба забони илм табдил ёфтани забони давлатӣ нақши муҳим доранд.

Дар замони имрӯза илми тиб ба таври кайхонӣ рушд намуда истодааст. Дар тамоми сайёра бемориҳои гуногун афзоиш ёфта, ниёзи мардум ба маълумоти ин соҳа бештар гардид. Дар ҳамин асос ВАО низ доир ба масъалаҳои гуногуни тиб ва роҳу усулҳои табобат маводи бештаре таҳия ва нашр менамоянд. Дар робита ба ин омили аз ҳама муҳимме, ки ки барои инкишофи минбаъдаи истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ мусоидат намуд, ин фаъолияти воситаҳои ахбори омма мебошад.

Дар замони муосир тиб ва табобат ба масъалаҳои рӯзмарраи ҳаёт табдил ёфтаанд. Яке аз манбаъҳои ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ фаъолияти воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла, матбуоти даврӣ ба шумор меравад. Маводи тибии рӯзномаю маҷаллаҳоро навъҳои гуногуни беморӣ, пешгирий ва табобати онҳо, роҳу воситаҳои табобат, асобу таҷхизоти тиббӣ, ҷараёни бемориҳо, аломатҳои беморӣ, номи ихтисосҳо ва масъалаҳои дигари тиб ва табобат ташкил медиҳанд. Дар фазои ВАО-и ҷумҳурӣ имрӯз на танҳо зиёд гардидани таҳияи маводи тиббӣ ба назар мерасанд, балки солҳои охир дар қатори нашрияҳои дигар нашрияҳои соҳавии тиббӣ ба фаъолият оғоз намуданд, ки ҳамаи ин, албатта, ба ташаккули истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ ва муҳимтар аз ҳама, барои баланд бардоштани маърифатнокии тибии аҳолӣ мусоидат намуд. Аз ҷумла, рӯзномаҳои «Паёми шифо», «Ёрии таъчилӣ», «Саломат бошед», «Шифобаҳш», «Ворисони Сино», маҷаллаҳои «Даво», «Шифо», «Авчи Зуҳал» ва ҷандин нашрияи соҳавии тиббиро номбар кардан мумкин аст, ки дар фазои иттилоотии кишварамон мавқеи мустаҳкам пайдо намуда, на танҳо дар тарғиби масъалаҳои тиббу табобат ва баланд бардоштани маърифатнокии тибии аҳолӣ саҳмгузор мебошанд, балки тӯли ҷандин соли фаъолияташон ин рӯзномаю маҷаллаҳо бо таҳия ва нашри маводи тиббӣ дар ташаккули истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ нақши муҳим доранд.

**Робитай таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқи диссертационӣ дар ҷаҳорчӯбаи татбиқи нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии

кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки ба пажуҳиши хусусиятҳои маънӣ ва сохтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО равона шудааст, анҷом ёфтааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

**Мақсади таҳқиқ.** Интиҳоби истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО, хусусан, матбуоти даврӣ чун объекти таҳқиқ аз ҷониби мо бесабаб нест. Зоро имрӯз зарурати ба низом даровардани истилоҳоти миллии забони тоҷикӣ ба миён омадааст. Ин иқдоми нек аз ҷониби Ҳукумати қишвар, донишмандону забоншиносон ҷонибдорӣ карда мешавад. Дар тамоми донишгоҳҳои таҳассусӣ таълим бо забони давлатӣ сурат мегирад ва ин падиде боиси он гардиҳ, ки мо мавзуи истилоҳоти тиббиро дар забони матбуот интиҳоб намоем. Зоро истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот то ҳанӯз таҳқиқ нагардидааст.

Мақсад аз таҳқиқи зерин мушахҳас намудани хусусиятҳои гуногуни истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, роҳу воситаҳои калимасозӣ ва муайян намудани мавқеи воситаҳои истилоҳсозӣ дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ иборат аст.

Таҳқиқ ва баррасии вижагиҳои маъноиву сохторӣ ва этимологии истилоҳоти тиббӣ вазифаи муҳимми диссертатсияи мо ба шумор меравад.

**Вазифаҳои таҳқиқ.** Барои расидан ба ҳадафҳои мазкур муаллифи диссертатсия ҳалли вазифаҳои зерро ба миён гузошт:

- омӯзиши адабиёти назариявӣ доир ба услуби публитсистӣ, вижагиҳои истилоҳоти илмӣ-техникӣ, бахусус, истилоҳоти тиббӣ ва мавқеи корбурди он дар васоити аҳбори омма;
- муайян намудани роҳу воситаҳои истилоҳсозии тиббӣ дар забони тоҷикӣ, ташаккул ва таҳаввулоти сохтории истилоҳоти ин баҳш дар забони тоҷикӣ;
- ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандии умумии истилоҳоти тиббӣ, яъне калимаю ибораҳои мансуб ба масъалаҳои тиб ва табобат, маҳсусиятҳои

истифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ ва маводи тиббии услуби публисистӣ;

- муайян намудани роҳу воситаҳо ва усулҳои асосии итилоҳсозии тиббӣ ва нақши он дар ташаккул ва таҳаввули забони тоҷикӣ;
- муайян намудани хусусиятҳои этимологии истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот;
- таҳлил ва баррасии истилоҳоти тиббӣ аз ҷиҳати мавзӯ.

**Объекти таҳқиқи** кори диссертациониро воситаҳои ахбори омма ва маводи тиббии дар матни онҳо истифодашуда ташкил мекунад. Зикри ин нукта зарур аст, ки таҳқиқи вижагиҳои маъноию соҳторӣ, таснифоти мавзумии истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО бори аввал ҳамчун объекти алоҳидаи таҳқиқ сурат мегирад.

**Предмети таҳқиқ.** Мавзуи диссертационии мо таҳқиқи хусусиятҳои луғавию маънай ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО ба шумор меравад. Дар он таҳқиқи назарии вижагиҳои маъноиву соҳтории истилоҳоти тиббӣ сурат гирифта, барои равшан намудани ташаккули қалимаҳои ин соҳа масоили қалимасозии онҳо бо ҷалби назарияи мавҷудаи мансуб ба донишмандони ватанию хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

**Асосҳои назарии таҳқиқро** осори илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил медиҳад. Дар ҷараёни таълифи рисола дар соҳаи назарияи истилоҳот асарҳои В.В. Винокур, В.В. Виноградов, Д.С. Лотте, Б.Н. Головин, А.А. Реформатский, Л.С. Пейсиков, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, В.М. Лейчик, А.В. Суперанская, аз забоншиносони тоҷик асарҳои М.Н. Қосимова, Д. Саймиддинов, М. Шукуров, С. Назарзода, П. Нуров, М.Ҳ. Султон, А. Юсупов ва дигарон истифода шудаанд.

Дар соҳаи таҳқиқоти истилоҳоти тиббӣ асарҳои олимони рус Е.Н. Загрекова, А.Г. Смирнова, Е.В. Дмитриева, Л. Бесекирска ва дигарон, таҳқиқоти олимони тоҷик М.Ҳ. Султон, А.И. Юсупов, А. Байзоев, Қ. Тураҳасанов, Ш. Ҳайтова, Д. Ҳайдарова, Т. Назаров ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Маводи таҳқиқро фарҳангу луғатҳои язабона, дузабона, луғатҳои соҳавӣ ташкил медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқи мавзуи мазкур луғатҳои зерин мавриди истифода қарор дода шуданд: «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Энциклопедический словарь медицинских терминов», «Популярная медицинская энциклопедия», «Большой энциклопедический словарь», «Истилоҳоти анатомӣ», «Канзи шифо», «Хазинаи тибби қадим», «Гиёҳнома»-и Абумансури Муваффақ», «Фарҳанги тибби ниёгон», «Вожаномаи тиббӣ», «Энциклопедияи мухтасари тиб», «Истилоҳоти тиббӣ», «Фарҳанги беназир». Дар ҷараёни таҳқиқ инчунин маводи интернетӣ истифода карда шуданд.

Маводи таҳлилро рӯзномаву маҷаллаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, нашрияҳои соҳавии тиббӣ ташкил медиҳанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқ.** Кори диссертационӣ дар асоси методҳои таҳлили вижагиҳои луғавӣ, маънӣ, сохторӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ, этиологӣ, муайян кардани вижагиҳои сохтории калима, роҳҳои калимасозӣ ва қолабҳои маҳсуси калимасозӣ дар бахши тиб таълиф шудааст.

**Сарчашмаҳои таҳқиқ.** Барои таҳия ва таълифи диссертатсия маводи таҳқиқ аз матни матбуоти солҳои 2003-2023 ҷамъ оварда шуда, дар доҳили диссертатсия ба ин рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ ва ғайрисоҳавӣ, аз қабили «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Мароми пойтаҳт», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Омӯзгор», «Саломат бошед», «Миллат», «Ёрии таъчилий», «Паёми шифо», «Ворисони Сино» ва ғайра ишора шудааст. Дар диссертатсия маводи марбут ба истилоҳоти соҳаи тиб мутобиқи мавзӯъҳо, баромади забонӣ табақабандӣ шуда, хусусиятҳои луғавию маънӣ ва сохтории қабати мазкур бори нахуст мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст.

**Навғонии илмии таҳқиқ** аз он иборат аст, ки ин таҳқиқ дар самти таҳлили истилоҳоти тибии забони воситаҳои аҳбори омма пажуҳиши аввалин буда, қаблан таҳлили истилоҳоти тиббӣ бо назардошти хусусиятҳои луғавию маънӣ ва сохтории забони матбуот мавриди омӯзиш қарор дода нашудааст. Таҳлили маводи фаровон барои муайян кардани роҳу воситаҳои калимасозӣ ва семантикаи ташаккули истилоҳоти тиббӣ, омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва

амалии истилоҳоти бахши тиб мусоидат намуданд. Инчунин дар рисола таҳқиқи луғавию маънай ва соҳтории истилоҳоти тиббии забони матбуот бори аввал мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, дар ҷараёни таълифи рисола хусусиятҳои этимологии истилоҳоти тиббӣ ва қолабҳои асосии калимасозии давраи қадим ва баъзе воситаҳои калимасозии имрӯза муайян карда шуданд.

Дар рисолаи мазкур дар заминаи таъсири истилоҳоти тоҷикӣ, арабӣ ва русӣ-аврупой пайдо шудани истилоҳоти тиббӣ ва таҳаввули лексикаи соҳавии ин бахш, сабабҳои онҳо муайян карда шуданд.

### **Нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳодшаванд:**

1. Истилоҳоти тиббӣ як ҷузъи истилоҳоти миллии забони тоҷикӣ буда, омӯзиш ва пажуҳиши он вазъи кунуни истилоҳоти тиббии миллиро инъикос менамояд.

2. Истилоҳоти тиббии забони матбуот ва хусусиятҳои луғавӣ-маънай ва соҳтории он то ҳол дар забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор нағирифтаанд;

3. Истилоҳоти тиббӣ аз ҷиҳати соҳт ва мавқеи корбурд дар забони тоҷикӣ чунин тавсиф карда мешавад: а) истилоҳоти сода; б) истилоҳоти сохта; в) истилоҳоти мураккаб; г) истилоҳоти таркибӣ – истилоҳибораҳо;

4. Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ аз давраҳои қадим сарчашма мегирад, бинобар ин омӯзиши осори гаронмояи олимону табиони форсу тоҷик имрӯз барои мураттабсозӣ, ҳамгунсозӣ ва ба низом даровардани истилоҳоти тиббӣ мусоидат менамояд;

5. Айни замон бо сабаби пешрафти босуръати илми тиб дар забони тоҷикӣ раванди иқтибосшавии вожаҳои тиббӣ аз забонҳои муқтадири дунё давом дорад. Дар рисола ишора ба он меравад, ки дар гузашта доир ба тиб асарҳои пурарзише таълиф шудаанд, ки имрӯз низ метавонанд ба сифати муодилҳои вожаҳои иқтибосӣ истифода шаванд;

6. Ҷараёни бо вожаҳои форсӣ ифода кардани истилоҳоти иқтибосии тиббӣ барвақтар оғоз ёфта бошад ҳам, вале чунин падида дар забони тоҷикӣ

маҳз дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон дучанд гардид, ки эҳёи калимаҳои зиёди тиббии аслан тоҷикӣ аз ин хусус шаҳодат медиҳанд;

7. Як қисмати зиёди истилоҳоти тиббии забони тоҷикиро истилоҳоти байналмилалӣ ташкил медиҳанд. Истилоҳоти арабӣ нисбатан зиёд буда, гурӯҳи дигар аз истилоҳоти тиббии русӣ-аврупой иборатанд. Аломатҳо ва номи бемориҳо бештар бо калимаю ибораҳои тоҷикиасл ифода шаванд ҳам, масъалаҳои дигари марбут ба тиб ва табобат бо истилоҳи байналмилалӣ номгузорӣ карда мешаванд.

8. Таҳлилу баррасӣ ва муайян намудани этимологияи истилоҳоти тиббӣ, дараҷаи корбурди он дар забони матбуوت ва вариантнокии истилоҳоти тиббӣ дар раванди таҳқиқ муайян карда мешавад.

9. Таснифи истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, дар асоси маводи забони матбуوت аз лиҳози калимасозии морфологӣ, васлшавии калимаҳо барои муайян намудани нақши воситаҳои калимасоз дар ташаккул ва густариши истилоҳоти тиббӣ мусоидат менамояд.

10. Истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуوت, дар рӯзномаҳои таҳассусӣ ва ғайритаҳассусӣ якранг корбаст намегарданд. Пажуҳиши мо барои муайян кардани дараҷаи истеъмоли истилоҳоти тиббӣ ва дар шаклҳои дуруст корбаст гардидани онҳо мусоидат менамояд.

11. Таҳқиқи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ҳам аҳаммияти назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад. Зоро пажуҳиши мо метавонад барои таҳия ва мураттаб намудани фарҳангии соҳавии тиббӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ мусоидат намояд.

12. Дар натиҷаи таҳқиқи истилоҳоти тиббӣ, инчунин гурӯҳҳои мавзӯй, сохтории истилоҳоти ин бахш, мавқеи ибораистилоҳҳо ва роҳу воситаҳои ташкили онҳо мавриди пажуҳиш қарор гирифтаанд

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ.** Тасниfu таҳқиқи вижагиҳои маъноиву лугавӣ, сохтории истилоҳоти тиббӣ дорои аҳаммияти муайяни назариявӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, вобаста ба хусусиятҳои сохторӣ ва лексикӣ меъёрҳои таснифи истилоҳоти тиббӣ аз рӯйи таносуби мавзӯй муқаррар карда

шудаанд. Таҳлили муқоисавии сохтори истилоҳоти тиббӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба муайян намудани роҳу воситаҳои самараноки истилоҳоти илмӣ мусоидат менамояд. Ҷиҳати дигари назариявии ин таҳқиқоти илмӣ барои муайян кардани роҳҳои иқтибоси калимаҳо аз забонҳои дигар, мавқеи унсурҳои бегона дар таркиби лугавии забони тоҷикӣ ёрӣ мерасонад. Таҳқиқи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ оид ба роҳҳои истилоҳсозии тиббӣ дар забони тоҷикӣ, табдили вожаҳои муқаррарии забон ба истилоҳ, зарурати дар чанд соҳа корбаст гардидани ин ё он навъи истилоҳ маълумот медиҳад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки мавод ва масоили назариявии кор дар навиштани корҳои марбут ба вожагон, грамматикаи забони тоҷикӣ, таҳияи дастуру воситаҳои таълимӣ барои макотиби олӣ ва миёнаи қасбии кишвар метавонад мусоидат намояд. Маводи таҳқиқии дар диссертатсия истифодашуда, барои дарсҳои амалӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, вожашиносӣ, лугатнигорӣ ва грамматика созгор мебошад.

Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ метавонанд ҳамчун замина ва асоси назариявӣ барои омӯзиши минбаъдаи истилоҳоти илмӣ ва маводи ҷамъовардашуда ва натиҷаҳои таҳлили он барои истифода дар назария ва амалияи тарҷума мусоидат намуда, баҳусус ҳангоми таҳияи луғатҳои соҳавии тиббӣ, муҳовараҳои дузабонаи тиббӣ маводи муҳим мебошанд;

Натиҷаҳои илмии рисоларо барои таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ-методӣ истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, маводи таҳқиқ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ оид ба назария ва амалияи тарҷума барои тайёр намудани мутахассисони баҳши тарҷумонӣ ва рӯзноманигорони соҳавии баҳши тиб аҳамияти зиёд дорад. Хулосаҳои илмии таҳқиқ барои дарки дурустӣ истилоҳот, бартараф намудани баъзе ғалатҳои истифодаи истилоҳоти тиббӣ ва ислоҳи тарҷумаҳои носаҳҳо имконият медиҳад.

**Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзуи диссертатсия бо доираи мавзӯъ ва масоили пажуҳишӣ шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат меқунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Дар диссертатсия бори нахуст хусусиятҳои маънӣ, соҳторӣ ва этиологии истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуوت мавриди таҳқиқ қарор гирифта, аз рӯйи соҳтор ва баромади забонӣ баррасӣ гардидаанд. Саҳми шахсии муҳаққик, ҳамчунин, дар ҷамъоварии маводи таҳқиқ ва коркарду баррасии он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани маърузаҳо ва интишори мақолаҳои илмӣ доир ба мавзуи таҳқиқ ифода мёбад. Таҳқиқи илмии мазкур заҳмати ҷандсолаи муаллиф ба ҳисоб рафта, дар шакли диссертатсия ба анҷом расидааст.

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Нуктаҳои муҳим ва натиҷаҳои таҳқиқ дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмии кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Инчунин, таҳқиқи мазкур натиҷаи пажуҳишиҳои ҷандисолаи муҳаққик буда, нуктаҳои асосии он дар конференсияҳои байналмилалии илмию амалии «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 29.11.2019), «Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 22-23.10.2020), «Инноватсия дар тиб – аз илм ба амалия» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 01.12.2023), конференсияҳои ҷумҳуриявии илмӣ-амалии (III-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Данғара: ДДТХ, 16.12.2022) ва «Услубшиносӣ ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024) баён шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи № 9, аз 07.04.2025) муҳокима шуда, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

**Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия.** Доир ба мавзуи диссертатсия 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванди Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 191 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

## ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия сухан аз мубрамии мавзуъ, аҳаммияти таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навғониҳои илмии таҳқиқ, манбаъҳои таҳқиқ, арзиши назарию амалии таҳқиқ, асосҳои назарию методологии таҳқиқ, равишҳои илмии таҳқиқ, нукоти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд мераҷада ва дар поёни муқаддима тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия баён гардидааст.

**Боби аввали** диссертатсия «**Таснифоти лугавӣ-маънои истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот**» ном дошта, аз 8 фасл иборат буда, истилоҳоти тиббӣ вобаста ба соҳаҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда шуда, истилоҳоти марбути ҳар як соҳа ба таври алоҳида мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд.

**Фасли якуми** боби аввал «**Истилоҳоти ифодакунандай ихтисосҳои тиббӣ**» ном дошта, ифодаи ихтисосҳои тиббӣ аз замонҳои қадим то имрӯз мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Бояд зикр намуд, ки дар ҷараёни таҳлили мисолҳои ин бахш, яъне ифодаи номи ихтисосҳои тиббӣ дар забони матбуот қӯшиши бо забони тоҷикӣ ифода намудани ихтисосҳои тиббӣ ба назар мерасад.

Дар ҷараёни мушоҳидаи ҷандинсолаи ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ ва истифодаи истилоҳот дар забони матбуот ҳамин чиз қобили таваҷҷӯҳ аст, ки аксари истилоҳоти тиббӣ сараввал бо қалимаи иқтибосӣ ифода карда шаванд ҳам, пас аз ҷанд муддат муодилҳои тоҷикии онҳо истифода мешаванд, зоро дар забони тоҷикӣ барои ифодаи мағҳумҳои тиббӣ дар гузашта заминай боэътиможе мавҷуд буд.

Чолиби таваҷҷӯҳ аст, ки дар ҳамин фасл доир ба истифодаи нодурусти номи баъзе ихтисосҳои тиббӣ дар забони ВАО андешаронӣ карда мешавад. Аз ҷумла, дар атрофи истилоҳи момодоя ва акушер-гинеколог изҳори ақида карда

шуда, барои ғайри қобили қабул будани истилоҳи момодоя аз сарчашмаҳои гуногун далелҳо оварда мешаванд.

**Фасли дуюми** боби якум «**Истилоҳоти ифодакунандаи номи бемориҳо**» номгузорӣ шуда, зикр шудааст, ки дар забони матбуот ҳангоми ифодаи номи бемориҳо аксаран калимаҳои аслии тоҷикӣ истифода мешаванд. Тибби халқҳои форсу тоҷик таърихи тулонӣ дорад ва он имкон медиҳад, ки номи бемориҳо аксаран бо калимаҳои тоҷикӣ ифода карда шаванд, ба монанди бемории сил, дамкӯтоҳӣ, сурхча, саратон, сактаи дил, ҷоғар, фишорбаландӣ ва ғ. Барои исботи фикр аз осори гузаштагон мисолҳои зиёде оварда шудаанд, ки аз собиқаи тулонӣ доштани номи бемориҳо дар забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд.

**Фасли сеюми** боби якум – «**Истилоҳоти ифодакунандаи наъъҳои ташхису табобат**» доир ба наъъҳои ташхис ва хелҳои гуногуни муолиҷа маълумоти муфассал медиҳад. Навъҳои маъмулии ташхис бо калимаҳои аслан тоҷикӣ ифода карда шаванд ҳам, бо пешрафти илми тиб барои муайян намудани бемориҳо ташхисоти гуногуни муосир истифода шуда, онҳо бо калимаҳои иқтибосӣ номгузорӣ карда мешаванд. Гастроскопия, эндоскопия, томографияи компьютерӣ аз ҳамин қабил ташхисот мебошанд. Хелҳои гуногуни табобат дар забони матбуот бештар бо забони тоҷикӣ корбаст мешаванд, аз ҷумла, обшифой, сӯзандармонӣ, шуллукшифой, гиёҳдармонӣ ва ғ.

Ҳамин тавр, бештари усулҳои табобат бо калимаҳои тоҷикӣ ифода карда шаванд ҳам, гурӯҳи дигари табобатро калимаҳои арабӣ ва калимаҳои байналмилалии иқтибосӣ ташкил медиҳанд, ки аз калимаҳои мураккаб ё ибораистилоҳот иборатанд: физиотерапия, арттерапия, табобати интенсивӣ, табобати шуой.

**«Истилоҳоти ифодакунандаи аломатҳои клиникӣ ва пешгирии бемориҳо»** фасли чоруми боби якумро ташкил медиҳад ва аломатҳои беморӣ, яъне ҳолати номуътадили организм ва роҳҳои пешгирии онҳоро ифода менамояд. Дар ин фасл зикр карда мешавад, ки аломат ё симптомҳои беморӣ бештар бо калимаҳои тоҷикӣ ифода мейбанд. Барои ифодаи роҳу воситаҳои

пешгирии беморихо дар баробари калимаҳои тоҷикӣ калимаҳои иқтибосии байналмилалӣ низ корbast мешаванд, ки дар забони тоҷикӣ кайҳо маъмул гаштаанд. Гурӯҳе аз ин қабил калимаҳоро устод Садриддин Айнӣ низ ҳангоми тасвири бемории вабо истифода кардааст, ба монанди дезинфексия, карантин, доктор ва ғ.

Чолиби таваҷҷуҳ аст, ки як гурӯҳ калимаҳои ифодакунандаи аломатҳои беморӣ дар забони тоҷикӣ тобиши маънӣ пайдо кардаанд, аз ҷумла, дард, дармон, заҳм ва ғ.

**Фасли панҷуми** боби якум таҳти унвони «**Истилоҳоти ифодакунандаи наవъҳои дорувор**» тавсиф шудааст. Доруҳо барои табобат ва пешгирии бемориҳои пешбинӣ гардида, то асри XIX ба сифати дору маводи наботӣ ва маъданӣ истифода мешуданд.

Доир ба доруҳои гуногун ва тарзи таъсири онҳо дар асарҳои гузаштагон маълумотҳои мукаммал мавҷуданд. Асарҳои «Ал-қонун фит-тиб»-и Ибни Сино, «Китоб-ус-сайдана»-и Абурайҳони Берунӣ, «Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Аҳвайнӣ Бухорӣ, «Ал-абния ва ҳақоиқ-ул-адвия»-и Муваффақиддини Ҳиравӣ ва ҷандин асарҳои дигар доир ба манбаъҳои доругӣ ва таркиби доруҳои содаю мураккаб, таъсири онҳо ба организми инсон маълумоти фаровон медиҳанд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар забони тоҷикӣ нағоҳои гуногуни дорувор дар муқоиса бо истилоҳоти дигари тиббӣ аксаран бо вожа ва истилоҳоти тоҷикӣ ифода карда мешаванд, зоро дорусозӣ ва истифодаи маводи дорувор миёни ҳалқҳои форсу тоҷик таърихи тулонӣ дорад: доруҳои хобовар, доруҳои табнишон, доруҳои дардбар, доруҳои қайовар ва ғайра.

Гурӯҳи дигарро номи доруворе ташкил медиҳанд, ки аз калимаҳои тоҷикӣ ва арабӣ таркиб ёфтанд: доруҳои исҳоловар, доруҳои таскинбахш, доруҳои балғамовар ва ғ. Гурӯҳи сеюмро номи он доруворе ташкил медиҳанд, ки аз ҷузъҳои тоҷикӣ ва калимаҳои иқтибосии байналмилалӣ таркиб ёфтаанд: доруҳои зиддибактериявӣ, доруҳои зиддидепрессивӣ, доруҳои зиддивирусӣ, доруҳои зиддигистаминивӣ ва ғ.

Таҳлили навъҳои дорувор нишон медиҳанд, ки асоси маводи доруворро калимаҳои тоҷикӣ ташкил медиҳанд.

**Фасли шашуми** боби якум «**Номгӯйи асбобу таҷҳизоти тиббӣ**» номгузорӣ шудааст. Дар соҳаи тиб муосиртариин таҷҳизоти тиббие мавҷуданд, ки тавассути онҳо тамоми нуқсонҳои организми инсон ошкор карда шуда, иллатҳои мавҷуда ва оқибатҳои он пешгӯй карда мешаванд. Дармонгоҳу беморхонаҳои кишвари мо бо навтарин асбобу таҷҳизоти тиббӣ таҷҳизонида шуда, барои пешгирий, табобат ва барқарорсозии саломатии ҷомеа мусоидат менамоянд.

Бо мақсади ташхиси бемориҳо аз усулҳои таҳқиқ бо асбобу таҷҳизот васеъ истифода мебаранд. Бо ёрии асбобҳои офтальмоскоп, риноскоп, гастроскоп, бронхоскоп, колпоскопия, доплерография, томографияи компьютерӣ ва асбобу таҷҳизоти дигар ташхис гузаронида мешавад.

Дар забони матбуот номи таҷҳизоти тиббӣ бештар бо калимаҳои иқтибосӣ ифода карда мешаванд.

**Фасли ҳафтуми** боби якум «**Номгӯйи истилоҳоти фарматсевтӣ**» ном дошта, дар рисола доир ба ин бахш аз сарчашмаҳои гуногун маълумоти муфассал ва ҷолиби дикқат оварда шудаанд.

Мавқеи истифодаи гиёҳҳои шифобаҳш дар забони матбуот хеле назаррас аст. Раствори шифобаҳшро мардум аз замонҳои қадим барои пешгирии бемориҳо, табобати иллатҳои организм истифода мебаранд. Дар маҳалҳои гуногуни Тоҷикистон гиёҳҳоро бо номҳои гуногун истифода мебаранд. Дар тибби муосир низ ин бахши илми тиб – гиёҳдармонӣ ё ба ибораи дигар фитотерапия ҳамарӯза истифода мешавад ва гиёҳҳо бештар таркиби доруҳои гуногунро ташкил медиҳанд. Фитофармакология омода намудани доруҳо бо истифодаи гиёҳу растаниҳои шифобаҳшро дар бар мегирад.

Тавре дар боло зикр гардид, аввалин сарчашмаҳои ҳаттӣ доир ба воситаҳои табобатӣ, пешгирий ва муолиҷаи бемориҳо дар қадимтарин осори ҳаттӣ – «Авесто» зикр шудаанд. Лозим ба ёдоварист, ки кишвари мо аз растаниҳои шифобаҳш бениҳоят бой аст ва ин гиёҳҳо дар тиб фаровон

истифода мешаванд, дар забони матбуот низ ҳангоми пешниҳоди маводи гуногуни тиббӣ корбаст мешаванд.

Дар рисола доир ба хусусиятҳои шифобахши гиёҳу растаниҳо маълумоти фаровон пешниҳод гардида, дар бораи ҳар як гиёҳ аз фарҳангҳо ва сарчашмаҳои гуногун далелҳо оварда шудаанд. Тавре зикр мегардад, хусусиятҳои доругии пудина ҳанӯз ба Ҷолинус, Закариёи Розӣ, Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ ва дигарон маълум буд. Ибни Сино бо оби пудина bemoriҳои меъда, гӯш ва зардпарвинро табобат мекард. Дар фитотерапия ва тибби ҳалқӣ бо пудина ғалаёни хун, атеросклероз, иллати гурдаю чигар, меъдаву рӯдаро табобат мекунанд.

Далели дигаре, ки дар ин фасл бештар таваҷҷуҳ зоҳир мегардад, ин хусусиятҳои этимологии гиёҳу растаниҳо мебошад. Дар рисола бо такя ба «Фарҳанги беназир» ва сарчашмаҳои дигар доир ба этимологияи гиёҳҳоирайхон, мардумгиёҳ, испаноҳ ва ғайраҳо маълумотҳои муфид оварда шудаанд.

Аз таҳлили маводи ин бахш – истилоҳоти фарматсевтӣ, яъне номи гулу гиёҳ ва растаниҳо ба хуносae омадан мумкин аст, ки номи истилоҳоти ин бахшро аксар вожаҳо ва истилоҳоти тоҷикиasl ташкил медиҳанд.

**Фасли ҳаштуми** боби якум «**Номгӯйи муассисаҳои тиббию табобатӣ**» ном дошта, дар ин фасл он истилоҳоте мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд, ки ҳамчун истилоҳ муассисаҳои тиббиро ифода мекунанд. Ин навъи вожаҳо дар асоси маводи рӯзномаву маҷаллаҳо мавриди таҳлил қарор дода шудаанд.

Муассисаҳои тиббӣ маконе мебошанд, ки он ҷо ниёзмандон бо машваратҳои тиббӣ ва навъҳои гуногуни ташхису табобат ва ё истироҳат фарогирифта мешаванд. Солҳои пешин муассисаҳои табобатӣ камшумор буданд, ҳоло бошад, вобаста ба фаъолияти серсоҳаи бахши тандурустӣ миқдори чунин муассисаҳо хеле зиёд гаштаанд. Муассисаҳои тандурустӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бо чунин номҳо ифода карда мешаванд: беморхона – бемористон, беморхонаи клиникӣ, дармонгоҳ, маркази саломатии шаҳрӣ (дехот), бунгоҳи тиббӣ, Маркази ташхису табобатӣ, озмоишгоҳ, беморхонаи

низомӣ, беморхонаи бемориҳои сироятӣ, истироҳатгоҳ - осоишгоҳ, ташхисгоҳ, таҳлилгоҳ, муолиҷагоҳ, табобатхона, хосписхонаҳо ва ғ. Духтурхона, касалхона гуфтугӯй буда, дар забони мардум корбаст мешаванд.

Дар таҳқиқи мазкур ҳангоми таҳлили номи муассисаҳои тиббӣ истилоҳоте низ ҷой дода шудаанд, ки имрӯз калимаҳои нави таркиби лугавии забонро ташкил медиҳанд. Масалан, истилоҳҳои ташхисгоҳ ва таҳлилгоҳ дар забони тоҷикӣ калимаҳои нав буда, бо пешрафти илми тиб солҳои охир пайдо шудаанд. Инчунин дар ин баҳш доир ба калимаи бунгоҳ андешаронӣ шудааст, ки ин калима дар забони тоҷикӣ аз қадим мавҷуд буда, имрӯз маънои нав пайдо кардааст. Бунгоҳи тиббӣ нуқтаи тиббие мебошад, ки дар деҳаҳои дурдаст мавҷуд буда, тобеи Марказҳои саломатии деҳот мебошанд ва ба мардум ёрии тиббӣ мерасонанд.

**Боби дуюми** рисола «Хусусиятҳои этимологии истилоҳоти тиббӣ» номгузорӣ шуда, аз 2 фасл ва 3 зерфасл иборат аст. Дар он аз хусуси истилоҳоти аслан тоҷикӣ ва таснифоти онҳо, истилоҳоти иқтибосии арабӣ, русӣ-аврупойӣ, туркӣ-узбекӣ ва калкаҳо (тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳҳо) маълумот оварда шудааст.

**Фасли якуми** боби дуюм «Истилоҳоти тиббии аслӣ (тоҷикӣ)» ном дорад. Дар рисола зикр шудааст, ки истилоҳоти тоҷикиasl дар баҳши тиб мавқеи муҳим дорад. Таҳлилу таҳқиқи истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ аз тарафи як қатор донишмандону муҳаққиқон тули солҳо мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд. Забоншиносону истилоҳшиносон М. Қосимова, М. Шукуров, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, П. Нуров ва чанде дигарон паҳлуҳои гуногуни истилоҳоти забони тоҷикиро таҳқиқ кардаанд. Муҳаққиқони дигар М.Ҳ. Султон, А.И. Юсуфов, Ш. Ҳайтова, Қ. Тураҳасанов, Т.А. Назаров ва дигарон паҳлуҳои гуногуни истилоҳоти тиббии забони тоҷикиро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Онҳо бар ин ақидаанд, ки забони тоҷикӣ дар гузашта забони пурқудрати илмӣ буд, имрӯз ҳам метавонад ифодакунандаи истилоҳоти илмии тоҷикӣ, баҳусус ифодакунандаи истилоҳоти тиббӣ бошад. Дар «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ, «Донишнома»-и Ҳаким Майсарӣ, «Захираи

Хоразмшоҳӣ»-и Исмоили Ҷурҷонӣ ва асарҳои дигар истилоҳоти асили тоҷикиро дучор омадан мумкин аст, ки имрӯз низ метавонанд барои ифодаи мағҳумҳои илмӣ созгор бошанд.

Истилоҳоти тибии тоҷикиасл дар рисола чунин гурӯҳбандӣ карда шудааст:

1. Номи бемориҳо – сӯхтагӣ, сурхча, сурхакон, хоришак, обила, озах, дарди сар, фишорбаландӣ, афсурдарӯҳӣ, сармозада, гулӯдард;
2. Аломатҳои беморӣ ва ҳолатҳои нотабии инсон – хунравӣ, сӯзиши ҷашмон, ғалаёни хун, обравии ҷашмон, сурхшавии пӯст, варами пилкҳо, дилзаниӣ, дамиши шикам, беҳушӣ, дилбеҳузурӣ, беҳолӣ;
3. Воситаҳои пешгириӣ ва табобати бемориҳо – парҳез, гиёҳшифоӣ, сӯзандармонӣ, обутобдиҳӣ, бистаригардонӣ, шуллукшифоӣ, обшифоӣ;
4. Истилоҳоти дорушиносӣ, яъне номгӯйи гиёҳу растаниҳо, ғизоҳо ва анвои гуногун – пудина, шибит, ҷаъфарӣ, сиёҳдона, хуч, зардолу, зардҷӯба, тамашқ, зира, мардумгиёҳ (одамгиёҳ - женъшень), зарринбех (заррингиёҳ – золотой корень ё родиола розовая) ва ғ.

Истилоҳоти ин баҳш аз ҷиҳати соҳт ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешавад, онҳо аз ҷиҳати соҳтор дар боби III мавриди таҳқиқ қарор ҳоҳанд гирифт:

- а) истилоҳоти сода: сурфа, омос, обила, озах, дил, фишор, дард, шарбат, ранҷ, хун, бемор, дору, дармон, духтур, эҳсос;
- б) истилоҳоти соҳта: сӯзиш, дамиш, ларзиш, полоиш, сурхча, сурхакон, сӯхтагӣ, хоришак, бемористон, гардиш, хока, логарӣ, пурсиш, бодомак, ангезиш, барфак, донача, афшӯра, бехатар, нофорам, беҳушӣ, фармоиш;
- в) истилоҳоти мураккаб: сардард, гулӯдард, дандондард, дорухона, беморхона, сармозада, дамқӯтоҳӣ, афсурдаруҳӣ, нафастангӣ, балғамрон, заҳролудшавӣ, пешбосорӣ, бодгирифта, беморбинӣ, гӯшвазнинӣ, доругузаронӣ, кулчадору, хунгузаронӣ, гиёҳдору, эмдору (ваксина), софкорӣ, доначасорӣ;
- г) ибораистилоҳот: дармони дард, эҳсоси ногувор, равшани ҷашмон, варами пилкҳо, сурхшавии пӯсти рӯй, бемории дил, ташнагии зиёд, бемории қанд, газаки шуш, сӯзиши ҷашмон, доруҳои қанднишон, доруҳои дардбар,

дорухои фишоршикан, нишонаҳои камхунӣ, ғизои гуворо, хӯчраи беморон, хӯчраи доругузаронӣ (дармонӣ), гавҳараки чашм, хамираи дандоншӯӣ, ҳӯроқи парҳезӣ.

Хулоса, таҳлили маводи зиёди тиббӣ далели он мебошанд, ки истилоҳоти тиббии тоҷикӣ чунин ҳусусиятҳо дорад:

а) қисми зиёд ин гуна қалимаҳо қадимианд ва таърихи тулонии пайдоиш доранд: парҳез, оромӣ, осоиш, хун, дармон, озмоиш, гардиш, ангезиш, сӯзиш, беморхона, бемористон, пизишк, Ҷазанӣ, ҳичомадармонӣ ва ғайра;

б) баъзе аз истилоҳоти тоҷикӣ бо мурури замон аз ҳисоби қалимаҳои иқтибосӣ ва ё забони гуфтугӯй муродифҳои зиёд пайдо кардаанд: дармон – табобат, муолиҷа, даво; беморхона – табобатхона, қасалхона, давохона, муолиҷагоҳ; бемор – мариз, қасал; пизишк – табиб, муолиҷ, духтур; беморӣ – маризӣ, амроз, қасалӣ ва ғайра;

в) як гурӯҳи калони чунин истилоҳот имрӯз низ дар ҳамон шаклу қолаби таърихии худ мавриди истифода қарор доранд: озмоиш, полоиш, софкорӣ, гиёҳдармонӣ, обшифой, табларза, вараҷа, сӯзандармонӣ, гиёҳдармонӣ, гилшифой.

г) баъди ба мақоми давлатӣ соҳиб гаштани забони тоҷикӣ ва маҳсусан дар замони соҳибистиқлолии кишвар эҳёи вожаҳои қадимаи тиббӣ ба назар мерасад: пизишк, эҳёгар, дармонгоҳ, бунгоҳ, саратоншинос, озмоишгоҳ, воя, озмоишгар, парҳезшинос, силшинос. Бояд зикр намуд, ки як гурӯҳи ин гуна истилоҳот вожаҳое мебошанд, ки дар забони тоҷикӣ аз қадим мавҷуд буда, гурӯҳи дигар солҳои охир сохта шудаанд: таҳлилгар, ташхисгоҳ, таҳлилгоҳ, санчишгоҳ, озмоишгар, муоинагар, муолиҷагоҳ. Зоро ин гуна истилоҳот дар лугатҳои қаблӣ оварда нашудаанд, дар лугатҳои солҳои охир зикр шудаанд.

Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ дар забон хеле фаровон буда, дар доираи системаи истилоҳоти илмӣ як қабати хеле муҳимро ташкил медиҳад, аз ҷумла, софкорӣ кардан, полонидан, парҳез, пизишк, дармонпазир, беморбон, бемордор, сурхча, сурхакон, вараҷа, табларза, солимӣ ва ғайра.

**Фасли дуюми** боби мазкур таҳти унвони «Истилоҳоти иқтибосӣ» тавсиф меёбад ва аз се зерфасл иборат аст. **Зерфасли якум «Истилоҳоти тибии иқтибосии арабӣ дар забони матбуот»** ном дорад. Ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ ворид гаштани калимаҳои арабӣ ба таври зӯрӣ сурат гирифтааст, зоро бо ташкили хилофати араб дар кишварҳои Осиёи Миёна ва ҷориshawии дини ислом забон арабӣ дар ин сарзамин ҳамчун забони давлатӣ ва забони илму маърифат нуфуз пайдо намуд. Устод С. Айнӣ, академик Б. Ғафуров, муҳаққиқон Т. Бердиева, Ҳ. Мачидов, Б. Камолиддинов ва як зумра олимони дигар доир ба ин масъала андешаҳои судманд баён кардаанд.

Муҳаққиқ Т. Бердиева дар робита ба масъалаи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони матбуот таҳқиқоти ҷолиб ва арзишмандеро анҷом додааст. Ӯ дар монографияи худ бо номи «Назарияи иқтибос» доир ба сабабу омилҳо, роҳҳо, хелҳои иқтибос ва дар бораи нуфуз пайдо кардани забони арабӣ сухан ронда, чунин қайд кардааст: «Ҳангоми исломонии Мовароуннаҳру Ҳурросон чун мавзеъҳои дигар сарлашкарони араб дар шаҳру деҳаҳои гуногун қисмҳои ҳарбии худро боқӣ мемонданд. Он маҳалҳо ҳоло ҳам бо номи арабхона, маҳаллаи арабҳо вучуд доранд. Мақсад аз он мутеъ нигоҳ доштани аҳли он мавзеъ ва хироҷу андозгирӣ будааст. Аз тарафи дигар, муҳочиркунии арабҳо ба кишварҳои истилошуда ба паҳншавии забони гуфтугӯйи арабӣ хеле мусоидат кардааст» [3, 21].

Дар бахши тиб ва забони матбуоти тоҷик низ истилоҳоти арабӣ кам нестанд. Забоншинос Т. Бердиева доир ба басомади иқтибосҳои арабии забони тоҷикӣ дар асоси маводи матбуоти солҳои 20-30 таҳқиқот анҷом дода, чунин навишистааст, ки «иқтибосоти арабӣ дар лексикаи матбуоти тоҷик аз 28 то 45%-ро ташкил медодааст» [3, 12].

Муаллиф нуфузи калимаҳои арабиро дар забони матбуоти солҳои 20-уми асри XX қайд намуда, иброз медорад, ки калимаҳои арабӣ барои кутоҳу муҳтасар ва мушаҳҳас баён кардани истилоҳоти илмӣ имкон медиҳанд.

Мо ба ин андешаи муҳаққиқ розӣ шуда наметавонем. Истифодаи вожаҳои арабӣ ин даврони ҳанӯз ҳукмронии онҳо буд. Забони тоҷикӣ таркиби бойи

лугавӣ ва имконияти зиёди калимасозӣ дорад, ки истифодаи онҳо дар истилоҳоти илмӣ муҳим ва саривақтист.

Истилоҳи арабиасли тиббиро аз ҷиҳати сохтор чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

1. Истилоҳоте, ки аз як калима (реша) иборатанд: табиб, табобат, мариз, ташхис, ташрех, сироят, азият, иллат, фасод ва ғ.;

2. Истилоҳоте, ки аз калима ва воситаҳои морфологӣ иборатанд: ташрехгар, сироятӣ, ташхисӣ, таҳлилгар, ташхисгоҳ, таҳлилгоҳ, муолиҷагоҳ, иллатнок, табобатӣ, фасоднок. Ин калимаҳои арабӣ тавассути унсурҳои калимасози тоҷикӣ сохта шудаанд ва ин аз қудратмандии забони тоҷикӣ гувоҳӣ медиҳад;

3. Истилоҳоте, ки аз ду ва ё се ҷузъ иборатанд: уфунатзудой, сироятпазирӣ, иллатшиносӣ, табобатнопазир, иллатнокшавӣ, сироятёфтагон. Далели ҷолиби дикқат ҳамин аст, ки дар бисёр ҳолатҳо калимаҳои арабӣ дар якҷоягӣ бо вожаҳои аслан тоҷикӣ калимаҳои мураккаб месозанд;

4. Истилоҳоте, ки дар қолаби ибораҳои изофии тоҷикӣ сохта шуда, ҳар ду ҷузъи онҳо арабӣ ва ё аз ҷузъҳои арабиу тоҷикӣ таркиб ёфтаанд:

а) пурра аз калимаҳои арабӣ иборатанд: воситаҳои давоӣ, маркази табобатӣ, маризиҳои сироятӣ, амалиёти таъчилий, ташхиси қатъӣ, муоинаи мариз, маркази тавонбахшӣ;

б) аз калимаҳои арабӣ ва тоҷикӣ иборатанд: воситаҳои поксозӣ, тазриқи дохиливаридӣ, табобати камхунӣ, воситаҳои гандзудой, маркази хун, буҳрони беморӣ, таҳқиқи озмоишгоҳӣ, набзи бемор, табиби оилавӣ, воситаҳои безарарагардонӣ, муоинаи бемор.

5. Ҳусусияти дигари калимаҳои арабӣ аз ҳамин иборат аст, ки онҳо ба воситаи пасванди - ҳо шакли ҷамъ гирифтаанд: асадҳо, ғизоҳо, аломатҳо, таъомҳо.

**Зерфасли дуюм «Истилоҳоти иқтибосии русӣ-аврупой»** ном дорад. Як қисмати муҳимми лексикаи забони тоҷикиро калимаҳои иқтибосӣ ташкил медиҳанд. Воридшавии калимаҳои иқтибосӣ ба забони тоҷикӣ ба робитаҳои

гуногуни ичтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик бо ҳалқиятҳои дигар вобастагӣ дорад. Вазъияти ба забони тоҷикӣ воридшавии қалимаҳои иқтибосӣ дар ҳама давру замонҳо ба таври гуногун сурат гирифтааст. Дар ибтидо ба забони тоҷикӣ аз забонҳои юнонӣ, лотинӣ ва ҳиндӣ ба миқдори бениҳоят кам бошад ҳам, қалимаҳо ворид шудаанд. Баъдтар дар давраи хилофати араб бо зухури дини мубини ислом ва ҷорӣ гардидани дини ислом дар Осиёи Миёна воридшавии босуръати қалимаҳои арабӣ ба забони мо ба мушоҳида мерасад. Дар давраи истилои муғулҳо низ воридшавии қалимаҳои зиёди туркӣ-узбекӣ ба забони мо дучанд гардид.

Дар ибтидиои асри XX бошад, баъди ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна қалимаҳои русӣ ва тавассути ин забон воридшавии қалимаҳои русӣ-аврупой ба забони мо суръат гирифт. Инчунин иқтибоси истилоҳоти русӣ ва аврупой дар забони тоҷикӣ хеле маъмул гашт. Имрӯз дар забони тоҷикӣ қалимаҳои иқтибосии арабӣ, русӣ аврупой ва туркӣ-узбекӣ мавҷуданд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо сабаби пешрафти илму техника дар охирҳои асри XX ва аввали асри XXI дар бахши илм тамоюли истифодаи фаровони истилоҳоти байналмилаӣ мушоҳида карда мешавад. Истилоҳоти байналмилаӣ дар забони тоҷикӣ бештар бо номи қалимаҳои русӣ-аврупой корбаст мешавад. Ин гуна истилоҳотро вожаҳое ташкил медиҳанд, ки аз забонҳои лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, немисӣ, франсавӣ ва ё забонҳои дигари аврупой тавассути забони русӣ ба забони мо ворид шудаанд ва аксаран бे тарҷума истифода мешаванд.

Муҳаққиқони истилоҳоти ин соҳа Б. Ниёзмуҳаммадов, Д. Тоҷиев, Н. Маъсумӣ, Я.И. Калонтаров, Н. Шарофов, Ҳ. Мачидов ва дигарон ба забони тоҷикӣ ворид шудани қалимаҳои русӣ-аврупоиро мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Дар рисола чанде аз истилоҳоти тиббии русӣ-аврупой мавриди таҳқиқ қарор доранд, ки дар забони матбуот мавқеи устувор пайдо кардаанд. Истилоҳоти тиббии ваксина, ваксинатсия, донор, эпидемия, пандемия, карантин, вирус ва як қатор истилоҳоти байналмилаӣ шарҳ ёфта, инчунин зикр

шудааст, ки тавассути ин гуна калимаҳо дар забони тоҷикӣ калимавозӣ ва иборасозӣ ба амал омадааст. Ба таври хулоса метавон гуфт, ки дар забони тоҷикӣ маҳсусан навғониҳои бахши тиб аксар вақт бо калимаҳои байналмилалӣ ифода карда мешаванд, зоро соҳаи тиб худ хусусияти умумиҷаҳонӣ дошта, забони маҳсуси худро дорад.

**Дар зерфасли сеюм истилоҳоти иқтибосии туркӣ-узбекӣ** мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Истилоҳоти туркӣ-узбекӣ дар таркиби истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ чандон мавқеи назаррасе надорад. Ҳодисаи мазкур ба он вобаста аст, ки таъсир ва нуфузи забони узбекӣ дар асрҳои миёна ба забони адабиёти классикии тоҷик начандон зиёд ба назар мерасад. Ин масъала дар таҳқиқоти забоншинос Н. Маъсумӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Олим ба забони тоҷикӣ роҳ ёфтани калимаҳои туркӣ-узбекиро бо падидаҳои ҳамсарҳадӣ, хешутаборӣ, муомилаи ду ҳалқ – тоҷику узбек алоқаманд медонад.

Дар рисола доир ба истифодаи баъзе калимаҳои туркӣ-узбекӣ дар забони матбуوت ва аз мадди назар дур мондани вариантҳои тоҷикии онҳо сухан меравад. Аз ҷумла, дар бораи истифодаи калимаи эмкунӣ ва вариантҳои дигари он далелҳо оварда шудаанд. Истилоҳоти туркӣ-узбекие, ки маҳсусан дар давраи ҳурӯчи бемории коронавирус аз серистеъмолтарин вожаҳо ба ҳисоб мерафт, маҳз эмкунӣ мебошад.

Чунонки маълум аст, вожаи эм калимаи туркӣ-узбекӣ буда, аввал дар забони гуфтугӯй ва баъдтар дар забони адабӣ низ мавриди истифода қарор гирифт ва то ҳол истифода мешавад. Аз вожаи туркии эм тавассути воситаҳои вожасозии забони тоҷикӣ истилоҳи тибии эмкунӣ, ки аз се ҷузъ: эм+кун+ӣ таркиб ёфтааст, сохта шудааст.

Эмкунӣ – ин калима дар забони тоҷикӣ муодили калимаи русии прививка ва муодили калимаи байналмилалии ваксинатсия буда, дар забони матбуوت бо муродифҳои зиёде корбаст мешавад: эмкунӣ, эмгузаронӣ, эм кардан ва ғайра. Новобаста аз он ки муҳаққиқон на як бору ду бору доир ба истифодаи бемавқеи ин калима изҳори андеша кардаву таъкид намудаанд, ки эмкунӣ тоҷикӣ нест ва истилоҳ ҳам шуда наметавонад, дар забони матбуوت он серистеъмол мебошад.

Забоншинос Д. Саймиддинов доир ба истифодаи бемавқеи калимаи эмкунӣ навиштааст: «Дар ҳар маврид дар сурати истифодаи ин вожа дар миёни мардум ба маънои туркӣ-узбекии он, ки ба истилоҳи илми муосир иртибот надорад ва ба тибби мардумӣ бар меҳӯрад, дар тибби муосир бо далелҳои вижагии маъно наметавонад барои як истилоҳи илми муосир ба кор бурда шавад» [7, 165].

Калимаҳои туркӣ-узбекӣ дар забони матбуот чандон зиёд набошанд ҳам, корбурди онҳо хилоғи меъёрҳои забони адабӣ буда, боиси костагии ҳусни баён мегардаданд. Дар рисола зикр шудааст, ки дар забони тоҷикӣ вариантҳои комили ин гуна вожаҳо мавҷуданд, ки калимаҳои асили тоҷикӣ мебошанд.

**Боби сеюми рисола «Хусусиятҳои соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот»** ном гирифта, дар он дар бораи соҳтор ва шакли грамматикии истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ (истилоҳоти сода, сохта, мураккаб, ибора-истилоҳот), роҳҳои пайдоиш ва ташаккули онҳо бо такя ба таҳқиқоти олимон маълумоти муфассал пешниҳод шудаанд.

Калимасозӣ яке аз роҳҳои асосии такомули таркиби луғавии забон ба ҳисоб меравад. Омӯзиши масъалаҳои калимасозӣ аз тарафи олимону забоншиносон кайҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Олимони рус Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Е.А. Земская, Е.С. Кубрякова, В.В. Лопатин, В.П. Даниленко, Б.Н. Головин ва дигарон муҳимтарин масъалаҳои калимасозиро дар асарҳои худ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додаанд. Дар забоншиносии тоҷик низ дар солҳои 50-уми асри XX ва минбаъд доир ба паҳлухои гуногуни калимасозӣ як қатор таҳқиқоти пуарзиш анҷом дода шуданд (Т. Зеҳнӣ, 1987; Н. Маъсумӣ, 2011; М. Муҳаммадиев, 1967; К. Тоҳирова, 1967; В.С. Растворгуева, 1954; М.Н. Қосимова, 2003; Ш. Рустамов, 1972, 1981; Л.С. Пейсиков, 1973; А. Байзоев, 2016 ва дигарон).

Дар забони тоҷикӣ роҳу воситаҳои калимасозӣ ва меъёрҳои он муайян гардидаанд. Лозим ба ёдоварист, ки калимасозӣ дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дорад, унсурҳои калимасоз чӣ дар соҳтани вожаҳо ва чӣ дар соҳтани истилоҳоти илмӣ нақши муҳимме доранд. Ин андешаро як қатор муҳаққиқони

точик низ зикр намудаанд. Аз чумла, забоншинос М.Н. Қосимова дар китоби «Таърихи забони адабии точик» масъалаи мазкурро мавриди таҳқиқ қарор додааст. Ба андешаи ӯ калимасозӣ ва роҳу усулҳои он аз қарни 1Х ва X то ба имрӯз ба ягон тағйироти назаррасе дучор нагардидааст: «Агар худи истилоҳоти забоншиносии дар луғатҳои гуногун ва асарҳои олимони асрҳои X-1X истифодашударо омӯзему тадқиқ намоем, мебинем ... дар давраҳои пешин бисёр истилоҳоти мӯъҷаз ва қобили қабул мавҷуд будааст, ки як гурӯҳи онро имрӯз ҳам метавон ҳамчун истилоҳи забоншиносӣ истифода бурд» [4, 4].

Истилоҳоти тиббии забони точикӣ аз ҷиҳати морфологӣ чунин гурӯҳбандӣ карда шудааст: сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ.

**Фасли якуми** боби сеюм ба **«Истилоҳоти сода»** баҳшида шудааст. Калимаҳои бемор, пизишк, дору, дармон, парҳез, зуком, сил, марҳам ва ғ. истилоҳоти сода мебошанд. Ин гуна истилоҳотро калимаҳои аслии точикӣ, арабӣ ва русӣ-аврупой ташкил медиҳанд. Баъзе аз истилоҳоти сода дар забони точикӣ хусусияти синонимӣ пайдо намудаанд.

**Фасли дуюми** боби мазкур **«Истилоҳоти сохта»** номгузорӣ шудааст. Калимасозии истилоҳоти тиббӣ дар забони точикӣ тавассути усулҳои пешвандӣ, пасвандӣ ва пешвандию пасвандӣ сурат мегирад. Дар рисола ба воситаи пешвандҳои бо-, бе-ба-, но-, ҳам- сохта шудани истилоҳоти тиббӣ зикр гардида, мисолҳо оварда шудаанд: бонизом, босуръат, босифат, бехобӣ, бехолӣ, беҳаракатӣ, бенамак, беҳушӣ, бароҳат, батадриҷ, нороҳатӣ, ноустувор, нооромӣ, номуайян, ноҷунбон, ҳамдард, ҳамрадиф, ҳаммонанд ва ғ. Дар сохтани истилоҳоти илмӣ нақши ҳамаи пешвандҳо якхела нест.

Дар истилоҳсозии забони точикӣ нақши пасвандҳо хеле қалон аст ва миқдори пасвандҳои истилоҳсоз низ зиёданд. Дар баҳши тиб ба воситаи пасвандҳо истилоҳоти зиёде сохта шудаанд: беморӣ, солимӣ, караҳтӣ, лоғарӣ, нармӣ, гармӣ, дуруштӣ, сироятӣ, дармонгоҳ, ташхисгоҳ, табобатгоҳ, истироҳатгоҳ, озмоишгоҳ, таҳлилгар, муолиҷагар, масҳгар, ташхисгар, озмоишгар, санчиш, ларзиш, оромиш, сӯзиш, найча, донача, сурхча, гармиҷа,

обилача, бодомак, булұрак, гармкунак, сафеда, талха, зарба, хока, девора, дарднок, фасоднок, хатарнок, оризанок, илтиҳобнок, хүрӯчнок ва ғайра.

Дар сохтани истилоҳоти тиббии забони точикӣ пасвандҳои -ӣ,-гар, -гоҳ, -ча, -ак нақши муҳим доранд, тавассути пасвандҳои мазкур истилоҳоти зиёди тиббӣ ба мушоҳида мерасад.

Ҳамаи пешванду пасвандҳои зикршуда қолабҳои классикии калимасозии забони точикиро ташкил медиҳанд ва бо калимаҳои аслан точикӣ ҳамроҳ шуда, истилоҳ сохтаанд. Дар мавриди дигар пасвандҳо дар сохтани истилоҳоти тиббии иқтибосӣ низ нақши муайян доранд: вирусӣ, тестӣ, референсӣ, донорӣ, вирусолоғӣ, бактериологӣ, муолиҷагар, ташхисгар.

**Фасли сеюми боби сеюм «Истилоҳоти тиббии мураккаб дар забони матбуوت»** ном дорад. Дар забони точикӣ ифодаи ин гуна истилоҳоти тиббӣ бо роҳҳои зерин сурат мегирад:

1. Истилоҳоти мураккабе, ки тавассути пайвастшавии ду калима сохта шудааст:

а) ифодакунандаи номи ихтисосҳои тиббӣ: парҳезшинос, микробшинос, сироятшинос, вирусшинос, силшинос, қўдакпизишик, ғизошинос (нутрисиолог), чашмпизишик, осебшинос, даҳонпизишик;

б) ифодакунандаи номҳои лавозимоти тиббӣ: сўзандору, ҳароратсанч, фишорсанч, заррабин, гармкунак, қандсанч, дорукуттӣ.

2. Истилоҳоти мураккаб бо лексемаҳои гуногуни калимасоз. Ба воситай унсурҳои калимасоз истилоҳоти зиёди тиббӣ сохта шудаанд: лексемаи калимасози – бахш. Ин унсури калимасоз дар сохтани истилоҳоти тиббӣ мавқеи намоён дорад ва ҳолати рӯҳии инсонро ифода менамояд. Бо ин ҷузъи калимасоз бештар сифат сохта мешавад: таскинбахш, оромбахш, таҳқимбахш, рӯҳбахш, нерӯбахш, дармонбахш, манфиатбахш, самарабахш, шифобахш, таъсирбахш, ғизобахш (ғизодиҳанда), фоидабахш, қувватбахш, тақвиятбахш, роҳатбахш, фараҳбахш, сафобахш ва ғ. Дар ҳама мавридҳо ба воситай ин воҳиди калимасоз аз исм сифат сохта мешавад, он ҳолати бемор ва хусусияти доруворро мефаҳмонад.

Бо унсурҳои калимасози зидди-, ғайри-, -овар ва амсоли инҳо низ истилоҳоти мураккаб сохта шудаанд: зиддивирусӣ, зиддиилтиҳобӣ, зиддисилӣ, ғайрисилӣ, ғайримуқаррапӣ, ғайримақсаднок, исҳоловар, хобовар, қайовар, балғамовар, иштиҳоовар.

**Фасли чоруми** боби мазкур «Ибора-истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот» ном дорад. Бо ёрии бандаки изофӣ сохта шудани ибораистилоҳо маъмул мебошанд.

Дар забони тоҷикӣ истифодаи истилоҳоте, ки дар қолаби ибораистилоҳ мавҷуданд, зиёд ба кор бурда мешавад. Дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ низ ин қолаб серистеъмол аст. Бо ёрии бандаки изофӣ сохта шудани ибораистилоҳо маъмул мебошад.

Ин навъи истилоҳот аз ҷиҳати таркиби морфологӣ чунин тасниф шудааст: **исму исм, исму сифат, исму шумора, исм-феъл.** Чунончи: тапиши дил, шираи меъда, норасои ғизо, муоинаи хун, зарбаи саҳт, дарди давомнок, таби баланд, фишори паст, муолиҷаи дуюмбора, марҳилаи якуми беморӣ, ташхис гузоштан, муоина кардан, рухсатӣ шудан, бистарӣ шудан.

Ҳамин тавр, аз таҳлили соҳтори истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки истилоҳоти соҳаи тиб пурра бо роҳу усулҳои калимасозии забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад. Дар ин ҷараён маҳсусан роҳи морфологӣ ва синтаксисӣ сермаҳсул ба ҳисоб меравад.

**Фасли панҷуми** боби сеюм «Ихтисораҳои тиббӣ дар забони матбуот» номгузорӣ шудааст. Ихтисораҳоро ба ибораи дигар аббревиатура меноманд. Аббревиатура калимаи итолиёвӣ (асоси он аббревио – кал. лотинӣ - кӯтоҳ мекунам) буда, онҳо асосан исмро ташкил медиҳанд, яъне ибораҳои кӯтоҳкардашуда мебошанд.

Ихтисораҳои тиббӣ номҳои беморӣ, номи муассисаҳои тиббӣ, навъҳои ташхису табобатро ифода карда, асосан дар услуби илмӣ бо мақсади кутоҳбаёнӣ истифода мешаванд ва онҳо дар аксар ҳолатҳо хусусияти байналмилалӣ дошта, ба тамоми кормандони соҳаи тиб фаҳмо мебошад. Ихтисораҳо дар услуби илмӣ ба таври фаровон истифода мешаванд, зоро илм

хусусияти байналмилалӣ дошта, ихтисораҳо барои кӯтоҳ ва мушаҳҳас баён кардани мақсад мусоидат менамоянд.

Дар услуби публитсистӣ низ ҳангоми таҳияи маводи тиббӣ, ки аксаран мағҳумҳои илмиро фаро мегиранд, истифодаи бештари онҳо ба назар мерасад. Ихтисораҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:

1) ихтисораҳое, ки ҳамаи ҷузъҳои он аз қалимаҳои тоҷикӣ иборатанд: БҚ – бемории қанд, БСС – бемории санги сафро, ДЗС – доруҳои зиддисилӣ, БГГБ – бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ;

2) ихтисораҳое, ки аз қалимаҳои тоҷикӣ ва ҷузъҳои иқтибосӣ, яъне қалимаҳои арабӣ ё русӣ-байналмилалӣ иборатанд: ТУТ – Ташкилоти умуничаҳонии тандурустӣ, НМГ – норасоии музмини гурда, МБС – микробактерияи сил, ВНМО – вируси норасоии масунияти одам, МСШ – Маркази саломатии шаҳрӣ, МТТ – Маркази ташхисию табобатӣ, БИД – бемории ишемикии дил, ДҚ – диабети қанд, КАТС – Кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, СБД (ЭКГ) – сабти барқии дил, ҶЧР – ҷарроҳии ҷоғу рӯй, МИЧС – Маркази илмии ҷумҳуриявии саратоншиносӣ, МОМА – Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ, ОМИТ – Озмоишгоҳи марказии илмӣ – таҳқиқотӣ, БУГ – бемориҳои урогениталиӣ, МЧХ – Маркази ҷумҳуриявии хун, МЧБҚ – Маркази ҷумҳуриявии бемориҳои қалб. Қисми зиёди ихтисораҳои тиббӣ аз қалимаҳои тоҷикӣ ва иқтибосӣ таркиб ёфтаанд: МСР (Маркази саломатии репродуктивӣ), БКШ (Беморхонаи клиникии шаҳрӣ).

Як гурӯҳи ихтисораҳое мавҷуданд, ки ҳамаи ҷузъҳои он аз қалимаҳои иқтибосӣ иборатанд: РД – ретинопатияи диабетикӣ, ЭКГ – электрокардиограмма, КАТС – Кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, ТУС – ташхиси ултрасадоӣ.

**Фасли шашуми боби сеюм «Баъзе андешаҳо доир ба нуқсонҳои забони матбуوت»** унвон дошта, дар ин фасл доир ба нуқсонҳои забони матбуот баҳс меравад. Дар баробари ҳамаи ин дастовардҳо ҳангоми таҳия ва нашри маводи тиббӣ дар забони матбуоти муосири тоҷикӣ баъзе падидаҳои номатлуб низ ба мушоҳида мерасанд, ки ба коҳишёбии ҳусну қубҳи маводи пешкашшаванда

сабаб мешаванд. Ба чунин ҳолатҳо истифодаи калимаҳои лаҳчавӣ ё дағал ба ҷойи истилоҳоти тиббии таркиби луғавии забон, тарҷумаи саҳлангоронаи истилоҳоти тиббӣ, инчунин ғалатҳои зиёди техниқӣ мисол шуда метавонанд. Албатта, чунин мисолҳо чандон зиёд набошанд ҳам, онҳо хилоғи меъёрҳои забони адабӣ буда, сифати маводи тиббиро паст мегардонад. Масалан, истифодаи калимаҳои лаҳчавии *малҳам*, *рихинак*, *тасб*, *шабmezӣ*, *муриши*, *шакидан*, *чалақидани майнаи сар*, *дилтапак*, *варами ганда*, *фит шудан* ва амсоли инҳо хоси забони гуфтугӯй мебошанд. **Доғи қунцидак** як навъ ҳолҳои ҳурди қаҳваранги зардтоб, ки бештар дар рӯй пайдо мешавад ва аксар вақт ҳусусияти ирсӣ дорад. Он баҳору тобистон аз таъсири нури офтоб зиёд мегардад.

Дар тавсияи зерин ба ҷойи **доғи қунцидак** чунин омадааст: *Доги магасак*, ки дар забони ҳалқ онро доғи қунчитак низ мегӯянд, ҳусусияти нигаҳдорӣ, ҳимоя ва баланд намудани қувваро дар организми инсон низ дорад... Агар *доги магасак* танҳо дар рӯй бошад, ин мазмуни онро надорад, ки қувва ва майдони биоэнергии ӯ суст аст (Б.Т., 00.08.2023).

Бемории дигар, ки **аутизм** ном дошта, бештар хоси қӯдакон мебошад. Агар солҳои пешин танҳо бо номи **аутизм**, яъне калимаи юнонӣ корбаст мегардид, ҳоло бо номҳои **дархуддармондагон**, **худдармондагон** ва ғ. мавриди истифода қарор дорад. Ҳолати дигар низ мушоҳида карда мешавад, ки барои даст қашидан аз такрори калима рӯзноманигородон барои ифодаи як мағҳуми тиббӣ дар матн ҷандин муродифҳои онро корбаст менамоянд ва ё боз ҳам бо мақсади парҳез аз такрори калима дар матн баробари калимаи тоҷикӣ ё арабӣ истилоҳи байналмилалӣ низ истифода мешавад, яъне барои баёни матлаб ҷандин муродифро корбаст намуда, ба гуногунрангии истеъмоли истилоҳи тиббӣ роҳ медиҳанд.

## ХУЛОСА

Дар асоси омӯзиши мавзуи мавриди таҳқиқ мо ба чунин натиҷаҳо расидем:

1. Истилоҳоти тиббӣ яке аз қисматҳои пургновати таркиби луғавии забонро ташкил медиҳад. Ташаккулу таҳаввул ва рушди минбаъдаи истилоҳоти ин соҳа дар асоси қонуниятиҳои дохилии рушди таърихии забони тоҷикӣ ҷараён гирифтааст ва имрӯз низ давом дорад [1-М; 6-М].

2. Таҳия ва нашри мавод доир ба паҳлухои гуногуни масъалаҳои тиббӣ ба баланд бардоштани маърифатнокии тиббии хонандагон, тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат намуда, ба пешгирии бемориҳо ва коҳишёбии бемориҳо миёни аҳолӣ равона шудаанд [2-М; 8-М].

3. Ташаккули истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ҳамчун як системаи бонизом дар давоми асрҳои зиёд аз таъсири забонҳои гуногун дар канор намондааст. Аз ҳамин сабаб ҳоло дар системаи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ба ҷузъ вожаҳои аслан тоҷикӣ унсурҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки хоси забонҳои дигар, аз ҷумла, забонҳои арабӣ, лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, олмонӣ, франсавӣ, русӣ ва забонҳои дигар мебошанд [3-М; 7-М; 9-М].

4. Дар ифодаи навгониҳои илмӣ бошад, истилоҳоти иқтибосии байналмилаӣ афзалият доранд, зоро асоси илми тибро истилоҳоти тиббии лотинӣ, юнонӣ ва англисӣ ташкил медиҳанд [2-М; 6-М]

5. Дар соҳтани як гурӯҳ истилоҳоти тиббӣ аффиксҳои байналмилаӣ низ нақши муайян доранд [7-М; 10-М].

6. Тағйирот ва таҳаввули таркиби луғавии забон асосан тавассути забони воситаҳои аҳбори омма ҷараён мегирад, ки дар ин раванд забони матбуоти муосири тоҷик низ хеле назаррас аст [3-М; 5-М; 8-М].

7. Дар забони матбуоти имрӯза маводи тиббӣ ҷойгоҳи маҳсусро ишғол намуда, дар ташаккул ва рушди истилоҳоти илмӣ, баҳусус истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ нақши назаррас доранд [9-М; 10-М].

8. Мушохидаҳои ҷандинсолаи маводи забони матбуоти тоҷик ва мисолҳои зиёди мавҷудаи мо аз он шаҳодат медиҳанд, ки матбуоти тоҷик на танҳо инъикосгари тағйиротҳои куллии таркиби луғавии забони тоҷикӣ мебошад, балки барои ташаккул ва инкишофи минбаъда ва ҳамгунсозии истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ мусоидат менамояд [3-М; 8-М; 9-М; 10-М].

9. Мушоҳида шуд, ки дар даҳсолаҳои охир ҳангоми таҳия ва пешниҳоди маводи тиббии рӯзномаву маҷаллаҳо тағйироти куллии истифодаи мағҳумҳои тиббӣ ба амал омада, таркиби лугавии ин бахши илм хеле бой гаштааст ва ин яке азроҳҳои асосии рушди журналистикаи соҳавӣ, бахусус, журналистикаи соҳавии бахши тиб низ ба ҳисоб меравад [3-М; 8-М; 9-М].

10. Дар ҳар давру замон рӯзноманигорон ва аҳли илму адаб дар рушди забони адабӣ ва меъёрҳои он масъулияти бештареро бар дӯш доштанд. Имрӯз низ покизагии забони тоҷикӣ ва риояи меъёрҳои калимасозиву истилоҳсозӣ моро барои ҳифзи забони тоҷикӣ ва рушди минбаъдаи он вазифадор менамоянд [3-М; 4-М].

11. Забони матбуوت инъикосгари забони адабии тоҷик буда, дар худ ҳама гуна таҳаввулоти забониро инъикос менамояд. Дар он ҳамаи қонуну қоидаҳои забон риоя гардида, қолабу меъёрҳои калимасозии чандинасраи забони ноби тоҷикӣ бояд риоя карда шавад [2-М; 3-М; 5-М; 11-М].

## **ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ**

Дар натиҷаи омӯзишу пажуҳиши хусусиятҳои лугавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО бо мақсади омӯзиши забони васоити аҳбори омма, ки инъикосгари вазъи кунуни забони адабии тоҷик маҳсуб мейбад, аз тарафи диссертант пешниҳодоти зерин манзур гардида, дар заминай онҳо анҷом додани корҳои муайян ба нақша гирифта мешаванд:

1. Таҳқиқи хусусиятҳои лугавӣ-маъноии истилоҳоти тиббӣ ва муайян намудани дараҷаи истеъмоли онҳо дар забони матбуوت.
2. Омӯзишу баррасии имконоти калимасозии вандҳои калимасоз ва роҳу усулҳои соҳта шудани истилоҳоти миллии тиббӣ.
3. Муайян намудани нақши калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот.
4. Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ-семантикийи истилоҳоти тиббӣ ва муайян кардани дараҷаи истеъмоли онҳо.

5. Тахия ва нашри фарҳанги соҳавӣ дар асоси маводи забони матбуот.
6. Анҷом додани пажуҳиши илмӣ доир ба корбурди истилоҳоти миллӣ дар забони матбуот.
7. Хондани курсу семинарҳои маҳсус ба донишҷӯёну магистрантони ихтиносҳои забон ва адабиёти тоҷик дар заминай маводди забони матбуоти даврӣ.
8. Тавсияву пешниҳоди мавзузъҳои илмӣ барои таълифи рисолаҳои магистрӣ ва номзадиву докторӣ (PhD) дар заминай маводи забони ВАО.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТ**

1. Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе, 2005. – С. 46.
2. Байзоев, А. Истилоҳот ва калимасозӣ дар «Донишнома»-и Абӯалӣ ибни Сино [Матн] / А. Байзоев. – Душанбе: Андалеб, 2016. – С. 3.
3. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос [Матн] / Т. Бердиева. – Душанбе, 1991. – С. 12-21.
4. Қосимова, М. Таърихи забони адабиии тоҷик [Матн] / М. Қосимова. – Душанбе: ДМТ, 2003. – С. 4.
5. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорой. Забони миллӣ ва ҷаҳонгароӣ [Матн] / Бухорой Муҳаммадҷон Шакурӣ. – Душанбе: Шучоиён, 2010. – С. 16.
6. Нуралиев, Ю. Гиёҳномаи Абумансури Муваффақ [Матн] / Ю. Нуралиев. – Душанбе: Ирфон, 1992. – С. 13.
7. Саймиддинов, Д. Пажуҳишҳои забоншиносӣ: маҷмуаи мақолот [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – С. 165.
8. Юсупов, А. Истилоҳоти тиббии «Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб»-и Аҳавайни Бухорой [Матн] / А. Юсупов. – Душанбе, 2004. – С. 57.

### **РӮЙХАТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ**

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [1-М]. Шодиматова, М.К. Юсупов, А.И. Паҳлуҳои лингвистии истилоҳ [Матн] / М.К. Шодиматова, А.И. Юсупов // Авчи Зуҳал. – Душанбе, 2021. – № 4. – С. 165-171.
- [2-М]. Шодиматова, М.К. Таърихи тибби форсу тоҷик ва ташаккули истилоҳоти илмӣ дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – Душанбе, 2023. – № 2 (271). – С. 325-330.
- [3-М]. Шодиматова, М.К. Корбурди истилоҳоти тиббии арабӣ дар забони матбуوت [Матн] / М.К. Шодиматова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2025. – № 2. – С. 75-81.

**II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

- [4-М]. Шодиматова, М.К. Саҳми устод Айнӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда» бахшида ба 80-солагии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021)» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 29.11.2019). – Душанбе, 2019. – С. 444-445.
- [5-М]. Шодиматова, М.К. Доир ба тарҷумаи истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти муосири тоҷик [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо» ба муносибати 85-солагии профессор Баҳриддин Камолиддинов (Душанбе: ДМТ, 22-23.10.2020). – Душанбе, 2020. – С. 162-165.

- [6-М]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ва рушди он дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии (III-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Дангара: ДДТХ, 16.12.2022). – Дангара, 2022. – С. 488-489.
- [7-М]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббӣ ва баъзе ҳусусиятҳои он дар осори бадеӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи 71-умин конференсияи илмӣ-амалии байналмилаӣ дар мавзуи «Инноватсия дар тиб – аз илм ба амалия» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 01.12.2023). – Душанбе, 2023. – С. 724-726.
- [8-М] Шодиматова, М.К. Забони матбуот ва ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Услубшиносӣ ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024. – С. 93-100.
- [9-М] Шодиматова, М.К. Меъёри забони адабӣ ва забони баъзе нашрияҳои даврӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Услубшиносӣ ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024.– С. 157-163.
- [10-М] Шодиматова, М.К. Доир ба баъзе ҳусусиятҳои сохтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти тоҷик [Матн] / М.К. Шодиматова // Забон ва Истиқлол. Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе, 2024.– С. 366-374.
- [11-М]. Шодиматова, М.К. Забоншиносони тоҷик ва таҳқиқи истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (V-солона) дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами тиб ва маълумоти олии тиббӣ» (Дангара: ДДТХ, 29.11.2024). – Дангара, 2024. – С. 651-652.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

*На правах рукописи*

УКД: 491.550:610 (81.2 (2T))

**ШОДИМАТОВА МАЛИКА КАРИМБЕРДИЕВНА**

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА СТРАНИЦАХ  
ТАДЖИКСКОЙ ПЕЧАТИ  
(2003-2023 гг.)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук по  
специальности 10.02.01 – Таджикский язык

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре стилистики и литературного редактирования факультета журналистики Таджикского национального университета.

**Научный руководитель:** **Низоми Санавбар Фахри** – доктор филологических наук, заведующая кафедрой таджикского языка ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино».

**Официальные оппоненты:** **Рахматуллозода Сахидод Рахматулло** – доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук Таджикистана, Председатель Комитета языка и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан;

**Амлоев Аминджон Ятимович** – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Межгосударственного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (славянский) университет»..

**Ведущая организация:** Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни.

Защита диссертации состоится «03» июля 2025 года, в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-021 при Таджикском национальном университете (адрес: город Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус № 10, зал учёного совета факультета филологии, e-mail: firdavs\_79@mail.ru; Тел.: (+992) 93-526-62-95).

С содержанием диссертации можно ознакомиться в центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj).

Автореферат разослан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года.

**Учёный секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат филологических наук**



**Мирзоёров Ф.Н.**

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СТЯ – Словарь таджикского языка  
ТСТЯ – Толковый словарь таджикского языка  
МС – Медицинский словарь  
МС – Медицинский словарь  
ТССТМ – Толковый словарь средневековой таджикской медицины  
БК – Бурхан коте  
ПС – Персидский словарь  
ОС – Орфоэпический словарь  
СД – Словарь Деххудо  
КМЭ – Краткая медицинская энциклопедия  
ЭСМТ – Энциклопедический словарь медицинских терминов

Газеты и журналы:

Ч-ят – «Чумҳурият»  
С.м. – «Садои мардум» – «Голос народа»  
М.п. – «Мароми пойтахт»  
М.х. – «Минбари халқ» – «Трибуна народа»  
Ч.Т. – «Ҷавонони Тоҷикистон» – «Молодёжь Таджикистана»  
О. – «Омӯзгор» – «Учитель»  
Т. – «Тоҷикистон» – «Таджикистан»  
С.б. – «Саломат бошед» – «Будьте здоровы»  
М. – «Миллат» – «Нация»  
О-гон – «Озодагон» – «Благородные»  
Н-ҳ. – «Нигоҳ» – «Взгляд»  
Ё.т. – «Ёрии таъчилий» – «Скорая помощь»  
П.ш. – «Паёми шифо» – «Предвестник здоровья»  
В.С. – «Ворисони Сино» – «Наследники Сино»  
Ф-ж – «Фараж» – «Фараж»  
Ш-бахш – «Шифобахш» – «Целитель»  
Н.з. – «Нури зиндагӣ» – «Лучи жизни»  
А.З. – ж. «Авчи Зухал»  
Ф. – ж. «Фирӯза» – «Фируза»  
Б.Т. – ж. «Бонувони Тоҷикистон» – «Женщины Таджикистана»  
Д. – ж. «Даво» – «Лечение»  
Ш. – ж. «Шифо» – «Целебник»

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность темы исследования** заключается в том, что впервые рассматриваются лексико-семантические и этимологические особенности медицинских терминов в таджикском языке, также способы и средства создания медицинских терминов в таджикской печати на основе многочисленных примеров.

Важность данного исследования заключается в том, что медицинская терминология, основанная на материалах средств массовой информации в таджикском языкознании нуждается в тщательном изучении и монографическом исследовании, так как это может внести ясность в спорные вопросы терминов и терминологии. Изучение и исследование особенностей языка средств массовой информации, как один из способов отражения современной ситуации литературного языка также позволяет нам быть в курсе развития и совершенствования литературного языка, в том числе медицинских терминов.

**Степень изученности научной темы.** Терминология – одна из важных отраслей языкознания и медицинская терминология является ее составляющей. Медицинская терминология в таджикском языке имеет давнюю историю. Медицина является одной из древнейших сфер человеческой деятельности. История медицины персидского и таджикского народов берет свое начало с древнейших времен, которая формируется периодически годами и образует определенную систему медицинских терминов.

Вопросы терминов и терминологии, как отдельной отрасли языкознания, подвергались тщательному изучению и в Советское время, и в период Государственной независимости Таджикистана, которое продолжается до сегодняшних дней. Стоит отметить, что ключевые вопросы терминов и терминологии более глубоко исследованы в научных статьях и исследованиях зарубежных и отечественных авторов, таких как Д.С. Лотте [1969], Я.И. Калонтаров [1971], Т. Бердиева [1974], В.П. Даниленко [1977], В.А. Лившиц,

Л.П. Смирнова [1981], Х. Зохидов [1990], С. Сулаймонов [1997], Б. Камолиддинов [2001], Д. Саймиддинов [2001], М.Н. Касымова [2003], М.Х. Султон [2003; 2019], М. Шукуров [2010], С. Назарзода [2004; 2013; 2019], К. Турахасанов [2004], А.И. Юсупов [2004], П.Г. Нуров [2006], Д.А. Хайдарова [2007] Н. Масуми [2011], А. Шафоатов [2012], А. Байзоев [2016], Т. Шокиров [2018] и др.

В персидско-таджикском языке первые упоминания о медицинских вопросах отражены в священной книге – «Авеста», что указывает на появления медицинских терминов таджикского языка во времена Зороастрийцев. Один из стихов (книги) «Авесты» – «Вандидод» полностью посвящен медицинской тематике. В «Авесте» рассмотрены вопросы защиты матери и ребенка, врачебной этики и лечения, причины болезней, диагностики заболеваний, приводится информация о вреде голода, переедания, некачественного питания, о необходимости поддержания чистоты окружающей среды, здоровья матери и ребенка, личного и общественного здоровья, о пользе диеты и других вопросах по профилактике и лечении болезней. Основным средством лечения считалось воздействие речи и применение лекарственных растений. Врачи того периода хорошо знали способы приготовления лекарств из растений и пути их применения.

В развитии персидско-таджикской медицины значительный вклад внесла Гундишапурская медицинская школа, которая в эпохе Сасанидов считалась центром науки и культуры и в истории медицинской науки известна как Гундишапурская академия. Престижный университет Гундишапура действовал на протяжении 300 лет. Это была первая школа, в которой преподавали практическую медицину. При ней функционировала больница с отдельными отделениями (внутренних болезней, кожных болезней, глазных болезней и т. д.). Стажеры – будущие врачи обучались теоретической медицине в сочетании с практической медициной, с непосредственным контактом с больными.

Академия Гундишапура имел международный статус. Наряду с иранскими врачами там работали, также греческие, арабские, индийские врачи

и т. д. Врачи этой академии написали множество методических рекомендаций в области медицинских вопросов, давая полезные рекомендации по новым методам диагностики и лечения, инфекционным заболеваниям, фитотерапии, этике врачей, ввели в науку огромное количество медицинских терминов.

Следует отметить, что персидско-таджикская медицина получила развитие, особенно в период Саманидов. Это благоприятное явление сформировалось и в более поздние периоды формирования таджикского языка, т.е. в новой эпохе. В период правления Саманидов в IX-XI веках были написаны ряд научных, исторических, философских, медицинских трудов, сыгравшие значительную роль в дальнейшем развитии медицинской терминологии в таджикском языке. В этот период созданы ряд уникальных медицинских трудов, такие как «Хидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб» (Руководство для изучающих медицину) Ахавайни Бухорои, «Ал-абния ан хакоик-ул адвия» (Основы истинных свойств лекарственных средств) Муваффакиддина Хирави, «Донишнаме» (Книга знания) Хакима Майсари, «Атанвир» Абумансура Камари, «Рагшиносӣ» («Ангиология» ) или «Рисола дар бораи набз» («Трактат о пульсе» ) Абуали ибни Сино, «Захираи Хоразмшохи (Сокровищница Хоразмшаха) Исмоил Джурджони, которые способствовали дальнейшему развитию таджикской медицинской терминологии.

В период правления Саманидов персидско – таджикская медицина достигла высокого уровня развития, которую исследователь Ю. Нуралиев описывает следующим образом: «В истории медицинской науки и вообще в истории мировой цивилизации имена великих персидско-таджикских врачей Ибн Сино и Мухаммада Закария Рazi наряду с основоположниками медицинской науки как Гиппократ и Гален написаны золотыми буквами» [7, 13].

Садриддин Айни отмечает весомый вклад Ибни Сино в формировании научной терминологии персидского языка следующим образом: «... этот великий учёный легко писал научные работы, Сино ученый мирового масштаба, который все свои научные исследования и деятельность проводил на

арабском языке и написал десятки книг об арабских правилах, особенностях и лексике, когда ему хотелось написать книгу на своём родном языке, он смог доказать насколько способен персидско-таджикский язык стать научным языком» [1, 46].

Действительно при написании своих произведений на персидско-таджикском языке Ибн Сино вместо арабских терминов использовал существующие персидские слова и выражения, а в других случаях переводил арабские слова, что является доказательством широких научных возможностей персидского языка в выражении научных понятий.

В период Государственной независимости республики изучение медицинской терминологии прочно утвердились, как одно из направлений лингвистических исследований. Ученые и лингвисты обратились к изучению научных терминов медицинских трудов наших предков.

Языковед А. Байзоев, исследуя особенности «Донишнома» Ибн Сино, обращает свое внимание на особенности терминов и отмечает, что создав этот труд, великий учёный доказал, что персидско-таджикский язык обладает огромным внутренним ресурсом для создания научных трудов и сам тоже сыграл важную роль в этом направлении: «Нет сомнения, что Ибн Сино созданием своей книги «Донишнома» внес неоценимый вклад в становление и развитие персидско-таджикских терминов» [2, 60].

Академик М. Шукuroв также выражает свое мнение о весомом вкладе Ибн Сино в развитие научных терминов и отмечает, что научные термины в персидско-таджикском языке имеют свою многовековую историю. Основоположником персидской терминологии является Абуали ибни Сино, написавший в XI веке свое бессмертное «Донишнома», вознес персидский научный язык на высокий уровень и создавший множество интересных персидских научных терминов, которые не потеряли свою актуальность по сей день [6, 160].

Языковед А.И. Юсупов провел уникальное исследование медицинских терминов «Хидоят-ул-мутааллимин-фи-т-тиб» Ахвайни Бухорои (Руководство

для изучающих медицину), по результатам которого приходит к выводу: «Помимо своего специального значения, «Хидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб» является одним из тех произведений, которое сыграло значительную роль в формировании, развитии и становлении научного стиля персидского языка дари [8, 57].

Важна также роль лексикографов в формировании и развитии научной терминологии, в том числе медицинских терминов. Выдающийся ученый в области медицинской терминологии таджикского языка, профессор М.Я. Расулов внес весомый вклад по сбору и переводу международных медицинских терминов на таджикский язык. «Медицинский словарь» М.Я. Расурова охватывает медицинские термины на трёх языках (русско-таджикско-латинский), который состоит из четырёх книг, и дополнительного тома, вышедшие в свет с 1973 по 1986 гг. В словаре точно и лаконично переведены и интерпретированы названия болезней, специальностей, медицинских инструментов и оборудования, видов лечения, симптомов и синдромов заболеваний, течения болезней и других медицинских вопросов.

Лингвист и переводчик А.М. Ягудаев на основе своей плодотворной работы в медицинском университете подготовил и издал в 1985 году «Русско-таджикский медицинский разговорник». Данная книга содержит грамматический материал, связанный с частями речи, русско-таджикскими медицинскими терминами и беседами врачей различных медицинских направлений на русском и таджикском языках, а в конце книги приведены медицинские тексты для чтения и перевода на таджикский язык.

Принятие Закона о языке открыло новые возможности для развития отраслевых словарей и лексикографии в целом. В дальнейшем, вместе с формированием научных терминов таджикского языка, получили развитие и медицинские термины. Особенно стоит отметить разработку и издание медицинских словарей в этой области.

В Таджикском медицинском университете за последние годы подготовлены и изданы ряд уникальных медицинских словарей, в число

которых входят «Лугати истилоҳоти анатомӣ» (Словарь анатомических терминов) [2010], «Вожаномаи тиббӣ» (Медицинский словарь) [2014], «Энциклопедияи мухтасари тиб» (Краткая медицинская энциклопедия) [2011], «Фарҳанги тибби ниёгон» («Толковый словарь средневековой таджикской медицины») [2016] «Лугати ҷарроҳии умумӣ» (Словарь по общей хирургии), «Лугати дандонпизишкӣ» (Словарь стоматологических терминов) и ряд других медицинских словарей, изданные именно в годы Государственной независимости страны, которые свидетельствуют об огромной заслуге группы ученых, врачей и языковедов в развитии отраслевых медицинских словарей.

«Энциклопедияи мухтасари тиб» (Краткая медицинская энциклопедия) [2011] состоит из 5-ти томов. ЭМТ является своеобразным научным и достоверным источником, где представлена необходимая информация по различным отраслям медицинской науки. Предоставляется подробная информация о различных заболеваниях, видах лечения, лекарственных веществах, профессиональных заболеваниях, наследственных заболеваниях, врожденных заболеваниях, лекарственных растениях, ученых-медиках и других медицинских и терапевтических вопросах. Данный энциклопедический словарь способствует развитию медицинской терминологии таджикского языка в современную эпоху.

«Вожаномаи тиббӣ» (Медицинский словарь) состоит из 2-х томов и включает свыше 60000 слов и словосочетаний. Среди современных медицинских терминов авторы включили древние медицинские термины, их латинские названия и их персидское правописание. Термины настоящего словаря предназначены для врачей и медицинских работников, ученых, переводчиков и студентов медицинских учреждений.

«Фарҳанги тибби ниёгон» (Толковый словарь средневековой таджикской медицины) включает в себя более 20000 слов и словосочетаний. Эта книга содержит слова на кириллице, написанные на персидской и латинской графике и включает медицинские термины наших предков. В период Государственной независимости в нашей стране происходит выбор терминов и слов на основе

элементов лексики таджикского языка, обращение к традициям предков и при необходимости использование новых слов. После принятия Закона о языке и в последующие годы, в период государственной независимости страны, были созданы благоприятные условия для развития терминов во всех научных областях. Медицинская терминология таджикского языка также получила большое развитие за этот период.

Следует отметить, что подготовка и издание словарей, различных одноязычных и многоязычных медицинских разговорников играют важную роль в дальнейшем исследовании медицинской терминологии, врачебной деятельности, особенно, в процессе превращения государственного языка в научный язык.

В современную эпоху стремительно развивается медицинская наука. По всей планете растет количество различных заболеваний и возросла потребность людей к информации в этой области. На основании этого, средства массовой информации также готовят и публикуют дополнительную информацию о различных медицинских вопросах и методах лечения. Применительно к данной теме важнейшим фактором, способствующим дальнейшему развитию медицинских терминов в таджикском языке, является деятельность средств массовой информации.

В наше время вопросы медицины и лечения стали вопросами повседневной жизни. Одним из источников формирования медицинских терминов в таджикском языке является деятельность средств массовой информации, в том числе периодической печати. Медицинские материалы газет и журналов состоят из описания видов заболеваний, их профилактики и лечения, методов лечения, названия медицинских инструментов и оборудования, течения болезней, симптомов заболеваний, названий специальностей и других медицинских и терапевтических вопросов.

В информационном пространстве республики на сегодняшний день наблюдается увеличение не только материалов по медицине, также за последние годы начали свою деятельность ряд отраслевых и особенно

медицинских изданий, которые способствовали формированию, развитию таджикской медицинской терминологии и повышению медицинской информированности населения. Можно перечислить такие медицинские издания, как «Паёми шифо», «Ёрии таъчилий», «Саломат бошед», «Шифобахш», «Ворисони Сино», «Даво», «Шифо», «Авчи Зухал» и ряд других отраслевых медицинских изданий, которые прочно вошли в информационное пространство нашей республики. Эти издания способствуют пропаганде медицинских вопросов и повышению информированности населения по вопросам медицины, которые играют важную роль в развитии и формировании таджикской медицинской терминологии.

#### **Связь исследования с программами и научными темами.**

Диссертационное исследование выполнено в рамках внедрения плана научно-исследовательских работ кафедры стилистики и литературного редактирования Таджикского национального университета.

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цель исследования.** Основной целью данной диссертационной работы является изучение различных особенностей медицинской терминологии таджикского языка, путей и способов словообразования и определения роли терминообразовательных средств в формировании и обогащении лексического словарного запаса таджикского языка.

Мы недаром выбрали в качестве предмета своего исследования медицинскую терминологию на языке средств массовой информации, особенно языка печати. Потому что сегодня возникла необходимость в систематизации национальной терминологии таджикского языка. Эту благую инициативу поддерживают правительство страны, ученые и лингвисты. Во всех профильных вузах обучение ведется на государственном языке, и это явление обусловило выбор нами предмета медицинской терминологии на языке прессы. Потому что медицинская терминология в языке прессы еще не исследована.

Целью настоящего исследования является выявление различных особенностей медицинских терминов в таджикском языке, определение способов и средств словообразования в формировании лексического состава таджикского языка.

Исследование и изучение семантических, структурных и этимологических особенностей медицинских терминов является одной из важных задач нашей диссертации.

**Задачи исследования.** В зависимости от цели исследования были определены следующие задачи:

- изучить теоретическую литературу по публицистическому стилю, особенности научно-технической терминологии, медицинской терминологии и их место в средствах массовой информации;
- определить способы и средства образования медицинских терминов таджикского языка, формирование и структурное преобразование и развитие терминологии данной отрасли науки;
- сбор и классификация медицинской терминологии, слов и словосочетаний относительно вопросов медицины и лечении болезней и особенности их использования в таджикском языке, в медицинских материалах публицистического стиля;
- определить пути и способы, также основных методов образования медицинских терминов и их роли в формировании и развитии таджикского языка;
- изучить и определить этимологические особенности медицинской терминологии в таджикской периодической печати;
- проанализировать и обсудить медицинские термины согласно их тематике.

**Объектом исследования** являются материалы средств массовой информации и другие материалы на медицинские темы.

**Предметом исследования** является исследование лексико-семантических и структурных особенностей медицинской терминологии языка СМИ.

**Теоретические основы исследования.** В процессе выполнения диссертации использовались научные труды отечественных и зарубежных исследователей. Теоретико-методологической основой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных ученых, как В.В. Винокура, В.В. Виноградова, Д.С. Лотте, Б.Н. Головина, А.А. Реформатского, Л.С. Пейсикова, С.В. Гринева, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, В.М. Лейчика, А.В. Суперанской, М.Н. Касымовой, Д. Саймиддина, М. Шукрова, С. Назарзода, П. Нурова, М.Х. Султона, А. Юсупова и др.

В сфере исследования медицинской терминологии использованы научные работы таких русских и отечественных ученых, как Е.Н. Загрекова, А.Г. Смирнова, Е.В. Дмитриева, Л. Бесекирска, М.Х. Султона, А.И. Юсупова, А. Байзоева, К. Турахасанова, Ш. Хайтевой, Д. Хайдаровой, Т. Назарова и др.

Материалы исследования состоят из одноязычных, двуязычных и отраслевых медицинских словарей. При исследовании диссертационной темы использовались следующие словари: «Фарҳанги забони тоҷикӣ» («Толковый словарь таджикского языка»), «Фарҳанги тиббӣ» («Медицинский словарь»), «Энциклопедический словарь медицинских терминов», «Популярная медицинская энциклопедия», «Большой энциклопедический словарь», «Истилоҳоти анатомӣ» («Анатономические термины»), «Канзи шифо», «Хазинаи тибби қадим», «Гиёҳнома»-и Абумансури Муваффақ», «Фарҳанги тибби ниёгон», «Вожаномаи тиббӣ», «Энциклопедияи мухтасари тиб», «Истилоҳоти тиббӣ», «Фарҳанги беназир», также использованы данные из Интернета.

Материалы государственных и неправительственных газет и журналов, материалы медицинских изданий составляют аналитическую основу нашего исследования.

**Методологические основы исследования.** Диссертация выполнена на основе метода анализа лексических, смысловых, структурных, сравнительно-сопоставительных, исторических, этимологических особенностей, выявления

структурных особенностей слова, путей словообразования и специальных форм словообразования в медицинской сфере.

**Источники исследования.** С целью составления диссертации собраны материалы газет и журналов периода 2003-2023 годы и использованы материалов государственных и независимых средств массовой информации, такие как «Чумхурият», «Садои мардум», «Мароми пойтахт», «Чавонони Тоҷикистон», «Омӯзгор», «Саломат бошед», «Миллат», «Ёрии таъчилӣ», «Паёми шифо», «Ворисони Сино» и т.д. В диссертации медицинские материалы газет и журналов классифицируются согласно различной тематике, по этимологическим особенностям, также впервые анализированы лексико-семантические и структурные особенности медицинских терминов с научной точки зрения.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что данное исследование в сфере анализа медицинской терминологии языка средств массовой информации является первой инициативой в таджикском языкознании. Настоящее исследование считается новым и актуальным научным исследованием, поскольку до настоящего времени ещё не изучены лексико-семантические и структурные особенности медицинской терминологии языка таджикской прессы. Анализ многочисленных материалов способствуют определению средств и способов словообразования и семантики формирования медицинской терминологии, изучению теоретических и практических вопросов медицинской терминологии. Также в диссертации впервые подвергнуты анализу лексико-семантические и структурные особенности медицинской терминологии языка прессы, в процессе выполнении данной работы определены этимологические особенности медицинской терминологии и основные конструкции словообразования в классических произведениях, и современные пути словообразования.

В данной работе также отмечается возникновение медицинской терминологии под влиянием таджикской, арабской, русской и европейской

терминологии и определяются причины формирования специальной лексики этой сферы.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Медицинская терминология является частью национальной терминологии таджикского языка, а ее изучение и исследование отражают современное состояние национальной медицинской терминологии.

2. До настоящего времени в таджикском языкознании всесторонне не изучены лексико-семантические и структурные особенности медицинской терминологии языка таджикской прессы.

3. Медицинская терминология по составу и степени их использования классифицируются таким образом: а) простые термины; б) производные термины; в) сложные термины; г) составные термины – термины-словосочетания.

4. Таджикская медицинская терминология имеет многовековую историю, исходя из этого можно отметить, что изучение богатого наследия персидско - таджикских врачей и ученых способствует упорядочению, унификации и развитию таджикской медицинской терминологии.

5. В настоящее время в связи с ускоренным развитием медицинской науки в таджикском языке продолжается процесс заимствования медицинской лексики из богатейших языков мира. В диссертации отмечается, что в прошлом завершены уникальные труды по медицине и некоторые из этих терминов сегодня тоже могут употребляться как синонимы заимствованной лексики.

6. Процесс использования персидских слов для выражения медицинских понятий начался ещё в ранние периоды развития языка. В период независимости Таджикистана такое явление в таджикском языке усилилось, о чем свидетельствует возрождение многих медицинских терминов таджикского происхождения.

7. Большая часть таджикской медицинской терминологии составляет международная лексика. Использование арабских, русских и международных терминов в таджикском языке отмечается сравнительно больше. Клинические

симптомы и названия болезней выражаются исконно таджикскими словами, другие вопросы, связанные с медициной и лечением болезней, выражаются с помощью международной лексики.

8. В процессе исследования проводится анализ, обсуждение и определение этимологии медицинских терминов, их использования в языке печати, а также определяется многообразие медицинских терминов.

9. Классификация медицинских терминов в таджикском языке по материалам печати с точки зрения морфологического словообразования и словосложения помогает определить роль словообразовательных средств в формировании и развитии медицинских терминов.

10. Медицинские термины не используются одинаково в языке печати, как в специализированных, так и в неспециализированных газетах. Наши исследования помогают точно определить степень использования медицинских терминов, а также их правильное и неправильное использование в различных изданиях.

11. Изучение медицинской терминологии на таджикском языке важно как с теоретической, так и с практической точки зрения. Потому что наши исследования могут способствовать развитию и составлению медицинских словарей на современном таджикском литературном языке.

12. В результате изучения медицинской терминологии также были рассмотрены тематические и структурные группы терминов данного раздела, положение термины-словосочетаний, а также пути и способы их образования.

#### **Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Определены структурные и лексические особенности языка согласно нормам тематической классификации медицинской терминологии. Сопоставительный анализ структуры медицинской терминологии и результаты исследования способствуют для определения эффективных путей и средств научной терминологии. Результаты научного исследования могут быть использованы для определения путей появления заимствованной лексики, их место и роль в словарном запасе таджикского языка. Исследование медицинской

терминологии таджикского языка способствуют определению путей медицинской терминообразования в таджикском языке, переходу общеупотребительных таджикских слов в термины, необходимость использования одного термина в нескольких сферах.

Практическое значение диссертации также заключается в том, что результаты исследования можно использовать для составления учебных пособий, учебно-методических разработок, также материалы исследования имеют важное значение для проведения семинарских занятий по вопросам теории и практики перевода для подготовки специалистов – переводчиков и журналистов в медицинской отрасли. Научные заключения исследования способствуют для правильного восприятия термина, устраниению использования терминов в искаженном варианте и поправки неправильного и неточного перевода.

#### **Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.**

Данное диссертационное исследование вполне соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 – Таджикский язык.

**Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании.** Личный вклад соискателя ученой степени в исследование состоит в том, что впервые на основе изучения исследуемой темы охвачены лексико-семантические и структурные, этимологические особенности медицинской терминологии языка таджикской печати. Личный вклад автора также заключается в сборе и обработки материала, результаты научного исследования , где отражены в виде тезисов, научных статей и других публикаций по теме исследования. Данное исследование является результатом многолетнего труда автора и завершено в виде диссертации.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения диссертации обсуждено на заседаний и семинаров кафедры стилистики и литературного редактирования ТНУ. Данное исследование является результатом многолетнего труда автора. Основные положения диссертации отражены в виде научных докладов на международных конференциях

«Медицинская наука XXI – взгляд в будущее», посвященной 80-летию ТГМУ имени Абуали ибни Сино и «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)» (Душанбе: ТГМУ имени Абуали ибни Сино, 29.11.2019), «Медиалингвистика и стилистика: проблемы и перспективы» (Душанбе: ТНУ, 22-23.10.2020), «Иновации в медицине – от науки к практике» (Душанбе: ТГМУ имени Абуали ибни Сино, 01.12.2023) и научно-практических республиканских конференциях ГОУ «Хатлонский государственный медицинский университет», посвященная 30-летию XVI-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (Дангара: ХГМУ, 16.12.2022), «Стилистика и медиалингвистика: проблемы и перспективы» (Душанбе: ТНУ, 07.05.2024).

Диссертация была обсуждена и представлена к защите на расширенном заседании кафедры стилистики и литературного редактирования Таджикского национального университета (протокол № 9, от 07.04.2025 г.).

**Публикация научных работ по теме диссертации.** Основные положения научных работ отражены в 11 статьях, в том числе 3 из которых опубликованы в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, списка использованных словарей и названия газет и журналов. Общий объем диссертации составляет 191 страниц компьютерного набора.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Во **введении** диссертации рассматриваются актуальность темы, значимость исследования, уровень изученности темы, цели и задачи исследования, научная новизна исследования, источники исследования, теоретическая и практическая ценность исследования, теоретические и методологические основы исследования, основные положения, выносимые на защиту исследования, также изложены результаты диссертационной работы.

**Первая глава диссертации – «Лексико-семантическая характеристика медицинской терминологии языка печати»** состоит из восьми разделов, в котором медицинская терминология классифицируется на основе различных направлений медицинской науки. В ходе исследования терминология каждой группы анализируются по отдельности.

**В первом разделе** первой главы – «**Термины, обозначающие медицинские специальности**» анализируются названия врачебных профессий начиная с древних времён до наших дней. Следует отметить, что в процессе анализа примеров этого раздела – обозначения названия врачебных профессий в языке печати наблюдается попытка выражения медицинских специальностей на таджикском языке.

Стоит отметить, что за многие годы наблюдения за формированием медицинских терминов в таджикском языке и использованием терминов в печати большинство медицинских терминов первоначально выражаются заимствованной лексикой, а через некоторое время они выражаются таджикскими эквивалентами. Это ещё раз доказывает, что в таджикском языке в прошлом существовала надежная основа для выражения медицинских понятий.

В данной главе рассматривается искаженный вариант названий некоторых медицинских специальностей в языке средств массовой информации. В том числе речь идет о терминах момодоя и акушер-гинеколог, и опираясь на многочисленные источники отмечается о недопустимости использования термина момодоя вместо дипломированного специалиста – акушера гинеколога.

**Во втором разделе** первой главы – «**Термины, обозначающие названия болезней**» речь идет о том, что при выражении названий болезней в языке печати часто используются исконно таджикские слова. Персидско-таджикская народная медицина имеет древнюю историю и позволяет часто выражать названия болезней таджикскими словами: бемории сил (туберкулез), дамкӯтоҳӣ (астма), сурхча (корь), саратон (онкология), сактаи дил (инфаркт миокарда),

чоғар (зоб), фишорбаландӣ (гипертония) и др. Для достоверности мнения приводятся многочисленные примеры из произведений прошлых лет, что свидетельствует о многолетней истории существования названий болезней в таджикском языке.

**В третьем разделе** первой главы – «**Термины, обозначающие разновидности диагностики и лечения**» приведена подробная информация по диагностике и лечении заболеваний. Стало известно, что общие виды диагнозов выражаются исконно таджикскими словами и с развитием медицинской науки для выявления заболеваний используются различные виды современных методов диагностики, которые обычно употребляются без перевода, как например: гастроскопия, эндоскопия, компьютерная томография и т.п.

Различные виды лечения в языке печати часто упоминаются исконно таджикскими словами, в том числе, обшифой – (гидротерапия), сӯзандармонӣ (иглотерапия), шуллукшифой (гирудотерапия), гиёҳдармонӣ (фитотерапия) и др.

Таким образом, многие способы лечений выражаются таджикскими словами, другая часть определяется использованием заимствованных слов: арабских и международных. По структуре они образованы из сложных слов или терминов-словосочетаний: физиотерапия, арттерапия, табобати интенсивӣ (интенсивная терапия), табобати шуой (лазеротерапия).

**«Термины, обозначающие клинические симптомы и профилактику болезней»** составляет **четвертый раздел** первой главы и выражают симптомы болезней – неестественное состояние организма и пути предупреждения болезней. Отмечается, что признаки болезней – их симптоматика часто выражаются с помощью таджикских слов. В ходе описания путей и методов профилактики заболеваний наряду с таджикскими словами также используются международные слова, издавна популярные в таджикском языке. Подобную группу слов использовал также устод Садриддин Айни при описании холеры, такие как: дезинфекция, карантин, доктор и др.

Привлекает внимание тот факт, что в таджикском языке группа слов, обозначающие симптомы заболевания – дард (боль), дармон (лечебное действие), захм (язва) и т. д. имеют различные смысловые оттенки.

**Пятый раздел** первой главы называется «**Термины, обозначающие разновидности лекарств**». Лекарства назначались для лечения и профилактики болезней до XIX века и в качестве лекарств использовались растительные и минеральные вещества.

В классических памятниках хранятся подробные сведения о видах лекарств и их действия на организм. К этим памятникам относятся «Ал-қонун фит-тиб» Ибни Сино, «Китоб-ус-сайдана» Абурайхон Беруни, «Хидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Ахавайни Бухорои, «Ал-абния ва хакоик-ул-адвия» Муваффакиддин Хирави и многие другие, в которых приводится подробная информация по лекарственным источникам, состав простых и сложных лекарств, их действия на организм человека.

Следует отметить, что по сравнению с другими направлениями в медицине названия лекарств в большинстве случаев выражаются таджикскими словами, потому что приготовление и применение лекарственных веществ у персов и таджиков имеет древнюю историю: дорухой хобовар (снотворные), оромбахш ( успокаивающие), дардбар (обезболивающие), дарунрон (слабительные) и др. Другую группу составляют названия болезней, образованные от таджикских слов и арабских заимствований: дорухой таскинбахш ( успокоительные), балғамрон (отхаркивающее) и т. д. В третью группу входят названия тех препаратов, которые состоят из таджикских элементов и международных заимствованных слов: дорухой зиддибактерияйӣ (противовоспалительные препараты), дорухой зиддидепрессивӣ (антидепрессанты), дорухой зиддивирусӣ (противовирусные препараты), дорухой зиддигистаминӣ (антигистаминные препараты) и др.

Анализ названий разновидностей лекарственных средств показывает, что в основу лекарственных веществ изначально лежат таджикские слова.

**Шестой раздел** первой главы – «**Названия медицинских инструментов и оборудования**» посвящен исследованию названий медицинских инструментов. В сфере медицины существует самое современное медицинское оборудование, с помощью которого можно выявить все патологии человеческого организма, прогнозировать имеющиеся заболевания, и их последствия. Клиники и больницы нашей страны оснащены новейшим медицинским оборудованием, которое играет важную роль в профилактике, лечении и восстановлении здоровья общества. Для диагностики заболеваний применяются методы исследования с использованием множества инструментов и оборудования. Диагностика проводится с помощью офтальмоскопа, риноскопа, гастроскопа, бронхоскопа, кольпоскопа, допплерографии, компьютерной томографии и другого медицинского оборудования.

На языке печати для обозначения медицинского оборудования часто используются международные слова.

**Седьмой раздел** первой главы – «**Наименование фармацевтических терминов**» располагает информацией об упоминании фармацевтических терминов в языке печати. Уровень использования лекарственных растений в языке печати весьма значимо. Они использовались людьми с древних времен для профилактики и лечения заболеваний. В разных регионах Таджикистана используются различные названия растений. В современной медицине эта отрасль медицинской науки – лечение лекарственными растениями или «фитотерапия», используется ежедневно, а растения составляют большую часть ингредиентов различных лекарственных средств. Приготовлением препаратов с использованием лекарственных растений занимается фитофармакология.

Как было отмечено ранее, первые письменные источники о способах лечения, профилактике и лечении болезней упоминаются в древнейшей книге – «Авесто». Следует отметить, что наша страна очень богата лекарственными растениями и эти растения широко используются в медицине, а также употребляются в языке печати при изложении различных медицинских материалов.

Данное исследование содержит обширную информацию о лечебных свойствах трав и растений, предоставляя данные о каждом растении из различных источников. Как уже упоминалось, лечебные свойства мяты были известны Гиппократу, Закариёи Рози, Ибн Сино, Абурайхану Беруни и многим другим. Ибни Сино лечил соком из мяты (оби пудина) болезни желудка, ушей и желтухи. В фитотерапии и народной медицине мяту применяют для лечения тромбов, атеросклероза, заболеваний почек и печени, желудка и кишечника.

Другой аспект, который привлекает большое внимание в этой главе – это этимологическая характеристика растений. В диссертации на основе словаря «Фарҳанги беназир» (Безценный словарь) и других источников представлены полезные сведения об этимологии базилика, женьшеня, шпината и других растений.

Из анализа материалов по названиям фармацевтических терминов – лекарственных растений, можно сделать вывод, что для выражения таких терминов часто употребляются исконно таджикские слова.

**Восьмой раздел** первой главы – «**Названия медицинских учреждений**» изучает названия больниц, поликлиник, медпунктов и т. п. на основе материалов газет и журналов. Медицинские учреждения – это места, где нуждающимся предоставляются медицинские услуги: консультации, различные виды диагностики, лечения или отдыха. Если раньше медицинских учреждений было немного, то сейчас благодаря продуктивной деятельности сферы здравоохранения количество этих учреждений увеличилось. Медицинские учреждения на страницах печати обозначаются следующими названиями: беморхона, бемористон (больница, стационар), беморхонаи клиникӣ (клиническая больница), дармонгоҳ (поликлиника), Маркази саломатии шаҳрӣ (дехот) (Городской центр здоровья (сельский), бунгоҳи тиббӣ (медпункт), Маркази ташхису табобатӣ (Лечебно-диагностический центр), озмоишгоҳ (лаборатория), беморхонаи низомӣ (госпиталь), беморхонаи бемориҳои сироятӣ (больница инфекционных заболеваний), истироҳатгоҳ – осоишгоҳ (санатория), ташхисгоҳ (диагностический центр), хосписхонаҳо (хоспис) и др. Такие слова,

как духтурхона, касалхона входят в диалект и употребляются также в разговорной речи.

В данном исследовании при анализе названий медицинских учреждений также были включены термины, которые сегодня образуют новые слова в таджикском языке. Например, термины «диагностический центр» и «аналитический центр» – это новые слова в таджикском языке, появившиеся с развитием медицинской науки в последние годы. Также в этом разделе приведена информация о слове бунгох, которое существует в таджикском языке с древних времен и сегодня приобрело новое значение – медицинский центр, расположенный в отдаленных селах, подчиняющийся сельскому центру здоровья и оказывающий медицинские услуги населению.

**Вторая глава** диссертации – «**Этимологические особенности медицинских терминов**» состоит из 2-х разделов и 3-х подразделов. В данной главе рассматриваются исконно таджикские термины и их классификация, а также заимствованная лексика арабского, международного и тюркско-узбекского происхождения.

**Первый раздел** второй главы посвящен изучению «**Исконно таджикская медицинская терминология**». В диссертации отмечается, что термины-исконно таджикские слова занимают важное место в сфере медицины. Анализ и исследование научных терминов таджикского языка на протяжении многих лет исследовалось рядом ученых и исследователей. Лингвисты М. Касымова, М. Шукuroв, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, П. Нуров и многие другие исследовали различные аспекты терминологии таджикского языка. Другие исследователи М.Х. Султон, А.И. Юсупов, Ш. Хайтова, К. Турахасанов, Т.А. Назаров рассмотрели различные аспекты медицинской терминологии на таджикском языке. Они считают, что таджикский язык в прошлом был мощным научным языком, а сегодня он может выражать таджикские научные термины, в том числе медицинские. В «Шахнаме» Фирдоуси, «Донишнаме» Хакима Майсари, «Захира Хорезмшахи» Исмаила Джурджани и других произведениях

можно обнаружить термины таджикского происхождения, которые и сегодня используются для выражения научных понятий.

Медицинские термины таджикского происхождения в диссертации классифицируются следующим образом:

1. Названия болезней – сӯхтагӣ (ожог), сурхча (корь), сурхакон (краснуха), хоришак (чесотка), обила (волдырь), озах (бородавка), дарди сар (головная боль), фишорбаландӣ (гипертония), афсурдарӯҳӣ (депрессия), сармозада (простуда), гулӯдард (ангина);

2. Симптомы заболеваний и аномальное состояние человека – хунравӣ (кровотечение), сӯзиши чашмон (жжение глаз), обравии чашмон (слезотечение), сурхшавии пӯст (покраснение кожи), варами пилкҳо (отеки век), дилзаниӣ (сердцебиение), дамиши шикам (вздутие живота), бехушӣ (бессознательность), дилбехӯзурӣ (тошнота), беҳолӣ (вялость);

3. Способы профилактики и лечения болезней – парҳез (диета), гиёҳшифоҳӣ (фитотерапия), сӯзандармонӣ (иглотерапия), обутобдиҳӣ (закаливание), бистаригардонӣ (госпитализация), шуллукшифоҳӣ (гирудотерапия), обшифоҳӣ (гидротерапия);

4. Фармацевтические термины, т.е. названия различных растений и трав, продуктов питания и т.п. – пудина (мята), шибит (укроп), чаъфарӣ (петрушка), кунчид (кунжут), хуч (шиповник), зардолу (абрикос), зардҷӯба (куркума), тамашк (малина), зира (тмин), мардумгиёҳ (одамгиёҳ) – (женщина), зарринбех (зарингиёҳ – золотой корень - родиола розовая) и др.

Термины данного раздела по структуре разделены на следующие группы:

а) простые термины: сурфа (кашель), омос (опухоль), обила (волдырь), озах (бородавка), дил (сердце), фишор (давление, нагрузка), дард (боль), шарбат (сок), ранҷ (мучение), хун (кровь), бемор (больной), дору (лекарство), дармон (лечение), духтур (врач), эҳсос (ощущение);

б) составные термины: сӯзиш (жжение), дамиш (вздутие), ларзиш (дрожание), полоиш (процеживание), сурхча (корь), сурхакон (краснуха), сӯхтагӣ (ожог), хоришак (чесотка), бемористон (больница, стационар), гардиш

(обход), хока (порошок), лоғарӣ (похудение), пурсиш (опрос), бодомак (миндалина), барфак (стоматит), донача (сыпь), бехатар (безопасный), нофорам (неприятный), бехушӣ (бессознание), фармоиш (заказ);

в) сложные термины: сардард (головная боль), гулӯдард (ангина), дандондард (зубная боль), дорухона (аптека), беморхона (больница), сармозада (простуда), дамкӯтоҳӣ (астма), афсурдарухӣ (депрессия), нафастангӣ (удушье), балғамрон (отхаркивающий), заҳролудшавӣ (интоксикация), беморбинӣ (навещать больного), гӯшвазнинӣ (тugoухость), доругузаронӣ (процедура, введение лекарства), кулчадору (таблетка), хунгузаронӣ (переливание крови), гиёҳдору (фитопрепарат), эмдору (вакцина), софкорӣ (фильтрация), доначасорӣ (высыпание);

г) термины – словосочетания: дармони дард (лечение боли (болезни), эҳсоси ногувор (неприятное ощущение, дискомфорт), равшани чашмон (яркость зрения), варами пилкҳо (отеки век), сурхшавии пӯсти рӯй (покраснение кожи лица), бемории дил (сердечное заболевание), ташнагии зиёд (жажда), бемории қанд (сахарный диабет), газаки шуш (пневмония, воспаление легких), сӯзиши чашмон (жжение глаз), дорухои қанднишон (сахароснижающие препараты), дорухои дардбар (болеутоляющие лекарства), нишонаҳои камхунӣ (симптомы анемии), ғизои гуворо (приятная пища), хучрай беморон (палата больных), хучрай доругузаронӣ (дармонӣ) (процедурный кабинет), гавҳарақи чашм (зрачок), хамираи дандоншӯй (зубная паста), хӯроки парҳезӣ (диетическая пища).

Следует отметить, что анализ медицинского материала таджикской печати свидетельствуют о том, что использование таджикской медицинской терминологии в этой сфере имеет следующие особенности:

а) большинство этих слов являются исконно таджикскими словами, и имеют долгую историю употребления: парҳез (диета), оромӣ (спокойствие), осоиш (покой), хун (кровь), дармон (лечение), озмоиш (проба), гардиш (обход), ангезиш (возбуждение), сӯзиш (жжение), беморхона (больница), пизишк (врач), ҳичомадармонӣ (кровопусканье) и др.;

б) со временем некоторые таджикские термины приобрели множество синонимов за счет разговорной речи, или за счет заимствованной лексики: дармон – табобат, муолица, даво (лечение); беморхона – табобатхона, касалхона, давохона, муоличагоҳ (больница); бемор – мариз, касал (больной); пизишк – табиб, муолиҷ, духтур (врач); беморӣ – маризӣ, амроз, касалӣ (заболевание) и др.;

в) большая группа этих терминов до сих пор используется в своей первоначальной исторической форме: озмоиш (проба), полоиш (сцеживание), софкорӣ (фильтрация), гиёҳдармонӣ (фитотерапия), обшироҳӣ (гидротерапия), табларза (лихорадка), варача (малярия), сӯзандармонӣ (иглотерапия), гилшироҳӣ (грязолечение);

г) после приобретения таджикским языком государственного статуса и особенно в период независимости нашей страны, наблюдается возрождение медицинских терминов, которые имеют древнюю историю: пизишк (врач), эҳёгар (анестезиолог), дармонгоҳ (поликлиника), бунгоҳ (медпункт), саратоншинос (онколог), озмоишгоҳ (лаборатория), воя (доза), озмоишгар (лаборант), парҳезшинос (диетолог), силшинос (фтизиатр). Следует отметить, что часть из этих терминов являются исконно таджикскими словами, другая часть состоит из терминов, которые появились за последние десятилетия: таҳлилгар (лаборант), ташхисгоҳ (диагностический центр), таҳлилгоҳ, санчишгоҳ, озмоишгар, муоинагар, муоличагоҳ. Эти термины не упоминаются в классических памятниках, они имеют место в словарях последних лет.

Древние таджикские термины очень распространены в языке и составляют очень важный пласт в системе научных терминов, к числу которых относятся: софкорӣ кардан (фильтрация), полонидан (процедить), парҳез (диета), пизишк (врач), дармонпазир (излечимый), беморбон (сиделка), сурхча (корь), сурхакон (краснуха), варача (малярия), табларза (лихорадка), солимӣ (здравье) и др.

**Второй раздел** второй главы под названием «**Заимствованная лексика**» состоит из трёх подразделов. **Первый подраздел** данной главы посвящен

**исследованию «Арабской медицинской заимствованной лексики в языке печати».** В состав таджикского языка арабские слова вошли с установлением Арабского халифата в странах Средней Азии и распространением религии ислама, который в те времена имел статус языка науки и культуры.

Устод С. Айни, академик Б. Гафуров, ученые Т. Бердиева, Х. Маджидов, Б. Камолиддинов и ряд других языковедов в своих исследованиях по арабской лексике в таджикском языке излагают свои мнения по данной проблеме.

Исследователь Т. Бердиева провела заслуживающие внимания исследования относительно арабской лексики таджикской печати. В своей монографии под названием «Назарияи иқтибос» («Теория заимствования») она рассматривает причины и факторы, способы, видов заимствований и о влиянии арабского языка отмечает: «Во время исламизации Хорасана и Мовароуннахра, как и в других регионах, арабские генералы держали свои воинские части в разных городах и селах. Эти места до сих пор существуют под названием арабхона (арабский дом). Целью было держать людей под своим контролем и собирать налоги. С другой стороны, миграция арабов в оккупированные страны во многом способствовало распространению разговорного арабского языка» [3, 21].

Арабские медицинские термины также имели широкое применение в языке таджикской печати. Т. Бердиева также провела исследование частоты заимствования арабской лексики в таджикском языке на основе материалов печати 1920-х и 1930-х годов и писала, что арабские заимствования в лексике таджикской прессы составляют 28-45% [3, 12].

Автор указывает на влияние арабских слов на язык печати 20-х годов XX века и отмечает, что арабские слова позволяют лаконично (гибкость) и конкретно выражать научные понятия. Мы не можем полностью согласиться с мнением этого исследователя, так как использование арабских слов в тот период было приоритетным.

Таджикский язык сегодня имеет богатый лексический состав и широкие возможности словообразования, что является важным и своевременным их использования в научных исследованиях.

По структуре арабские медицинские термины можно классифицировать следующим образом:

1. Термины, состоящие из одного слова (корень): табиб (врач), табобат (лечение), мариз (больной), ташхис (диагноз), ташрех (препарирование), сироят (заражение), азият (страдание), иллат (патология), фасод и т.п.;

2. Термины, состоящие из слов и морфологических средств: ташрехгар (прозектор), сироятӣ (инфекционный), ташхисӣ (диагностический), ташхисгоҳ (диагностический центр), таҳлилгоҳ (лаборатория), иллатнок (пораженный), табобатӣ (лечебный), фасоднок (гнойный). Эти арабские слова образованы посредством словообразовательных элементов таджикского языка;

3. Термины, состоящие из двух или трех частей: уфунатзудой (дезинфекция), иллатнок (патологический), табобатнопазир (неизлечимый), иллатнокшавӣ (повреждение), сироятёфтагон (зараженные). Интересен тот факт, что во многих случаях арабские слова в сочетании с основными таджикскими словами образуют сложные слова.

4. Термины, построенные в форме таджикских изафетных словосочетаний, состоящие из двух арабских слов или из элементов арабской и таджикской лексики:

а) полностью состоят из арабских слов: воситаҳои давоӣ (лечебные средства), маркази табобатӣ (лечебный центр), маризиҳои сироятӣ (инфекционные болезни), амалиёти таъцилӣ (оперативное вмешательство), ташхиси қатъӣ (окончательный диагноз), муоинаи мариз (осмотр больного), маркази тавонбахшӣ (реабилитационный центр);

б) состоят из арабских и таджикских слов: воситаҳои поксозӣ (чистящие средства), тазриқи дохиливаридӣ (внутривенная инъекция), табобати камхунӣ (лечение анемии), воситаҳои гандзудой (дезинфекционные средства), маркази хун (центр крови), бухрони беморӣ (кризис болезни- критический период

болезни), таҳқиқи озмоишгоҳӣ (лабораторное исследование), набзи бемор (пульс больного), табиби оилавӣ (семейный врач), воситаҳои беҳаргардонӣ (дезинфекционные средства), муоинаи бемор (осмотр больного).

5. Другая специфика арабских слов состоит в том, что к ним прибавляется словообразовательный суффикс –ҳо и образует множественную форму: асабҳо (нервы), аломатҳо (симптомы), таъомҳо (пища).

**Второй подраздел второй главы – «Интернациональная заимствованная лексика».** Заимствованные слова составляют важную часть лексики таджикского языка. Вхождение международных терминов в таджикский язык зависит от различных социальных, политических и культурных связей таджикского народа с другими народами мира. Состояние заимствования международной лексики в таджикский язык во все времена осуществлялось по-разному. Вначале в таджикский язык заимствовались незначительное количество слов с греческого, латинского и индийского языков. Позже, во времена Арабского халифата, с возникновением и распространением ислама в Центральной Азии, можно наблюдать быстрое проникновение арабских слов в персидско-таджикский язык. Во время монгольского завоевания возросло заимствование многих тюркско-узбекской лексики.

В начале XX века, после присоединения Средней Азии к России, в таджикском языке наблюдается ускоренное проникновение русских слов и через него русско-европейских слов. Таким образом, заимствования русских и европейских терминов распространяется и на таджикский язык. Сегодня в таджикском языке существуют арабские, международные и тюркско-узбекские заимствования.

Следует отметить, что в связи с ускоренным развитием науки и техники в конце XX и начало XXI веков в науке наблюдается тенденция широкого использования международных терминов. Международные термины в таджикском языке называются русско-европейскими словами. Такие термины состоят из латинских, греческих, немецких, французских или других европейских слов, которые вошли в таджикский язык посредством русского

языка и в большинстве случаев используются без перевода. Вопросы заимствования интернационализмов и их проникновения в таджикский язык рассматриваются в исследованиях Б. Ниёзмухаммадова, Д. Таджиева, Н. Масуми, Я. И. Калонтарова, Н. Шарофова, Х. Маджидова и других.

В диссертации исследуются некоторые русско-европейские медицинские термины, которые прочно вошли в состав таджикского языка и языка печати. Анализируются такие медицинские термины как вакцина, вакцинация, донор, эпидемия, пандемия, карантин, вирус и ряд международных терминов, а также отмечается, что с помощью этих слов в таджикском языке осуществляются словообразование и создание новых словосочетаний. Можно сказать, что новейшие достижения медицинской науки в таджикском языке часто выражаются международными словами, поскольку сама область медицины имеет глобальный характер и имеет свой специальный язык – язык науки и техники.

**Третий подраздел второй главы** рассмотрен под названием «**Тюркско-узбекская заимствованная лексика**». Тюркско-узбекские термины не занимают значимого места в составе таджикских медицинских терминов. Это явление связано с тем, что влияние узбекских слов в средние века на язык таджикско-персидской классической литературы не были велики. Этот вопрос проанализировал языковед Н. Масуми в своих исследованиях. Учёный считает, что вхождение тюрко-узбекских слов в таджикский язык связано с явлениями пограничного, родственного характера и взаимодействия двух соседствующих народов – таджиков и узбеков.

В диссертации отмечается вопрос использования некоторых тюркско-узбекских слов в СМИ и игнорирование их таджикских вариантов. Особенно приводятся много фактов и примеров по использованию слова «эмқунӣ» («вакцинация») и других его видов. Тюркско-узбекский термин, который считался одним из наиболее широко используемых терминов, особенно во время вспышки коронавирусной болезни, является вакцинацией.

Как известно, слово «эм» – тюркско-узбекского происхождения и сначала использовалось в разговорной речи, затем в литературном языке, которое употребительно до сих пор. От тюркского слова эм посредством словообразовательных элементов таджикского языка образовано слово эмкунӣ (вакцинация), который состоит из трех частей эм+кун+ӣ.

Эмкунӣ в таджикском языке является синонимом русского слова – прививка, и синонимом международного слова – вакцинация, которое употребляется в языке печати различными вариантами: эмкунӣ, эмгузаронӣ, эмкардан и т.п. Несмотря на то, что исследователи не раз высказывали мнение о неправомерном использовании этого слова и подчеркивали, что слово эмкунӣ не является и не может быть термином, в языке печати, оно широко используется.

Языковед Д. Саймиддинов о неправильном использовании слова «эмкунӣ» (вакцинация) имеет следующее мнение: «Во всяком случае, если это слово употребляется в народе в его тюркско-узбекском значении, не имеющем отношения к термину современной науки и относящемся к народной медицине, то оно не может быть использовано в качестве медицинского термина» 1.

В языке печати тюркско-узбекские слова наблюдаются в малом количестве, употребление которых противоречит нормам литературного языка и вызывает недостаток выразительности. В диссертации упоминается, что в таджикском языке существуют различные варианты таких слов, которые являются исконно таджикскими словами.

**Третья глава** диссертации – «Структурные особенности медицинских терминов в языке печати» описывает структуру и грамматическую форму медицинских терминов в таджикском языке (простые, производные, сложные, термины-словосочетания), их происхождение и формирование, опираясь на многочисленные исследования ученых.

Словообразование считается одним из основных способов обогащения словарного запаса таджикского языка. Исследование проблем словообразования рассматриваются учеными и лингвистами уже давно.

Российские ученые Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Е.А. Земская, Е.С. Кубрякова, В.В. Лопатин, В.П. Даниленко, Б.Н. Головин и др. в своих работах проанализировали важнейшие вопросы словообразования. В таджикском языкоznании в 1950-е годы и позднее были проведены ряд уникальных исследований по различным аспектам словообразования (Т. Зехни, 1987; Н. Масуми, 2011; М. Мухаммадиев, 1967; К. Тохирова, 1967; В.С. Растворгувева, 1954; М.Н. Косимова, 2003; Ш. Рустамов, 1972, 1981; Л.С. Пейсиков, 1973; А. Байзоев, 2016 и др.).

В таджикском языке определены способы, средства и критерии словообразования. Необходимо помнить, что словообразование в таджикском языке имеет древнюю историю. Элементы словообразования играют важную роль как в образовании слов, так и в образовании научных терминов. Данного мнения придерживаются ряд таджикских исследователей.

В частности, лингвист М.Н. Касымова рассматривает этот вопрос в книге «Таърихи забони адабии тоҷик» («История таджикского литературного языка»). Согласно ее мнения, словообразование и её способы не сильно изменились с IX и X веков до наших дней: «Если мы будем изучать и исследовать лингвистические термины, используемые в различных словарях и трудах учёных X-XI веков, то увидим, что в прошлом существовало множество удивительных и приемлемых терминов, часть из которых можно использовать в качестве лингвистических терминов и на сегодняшний день» [4, 4].

Медицинские термины таджикского языка по своему структурному составу классифицированы следующим образом: простые, производные, сложные и составные термины.

**Первый раздел третьей главы – «Простые термины»** посвящен изучению простых терминов как: бемор (больной), пизишк (врач), дору (лекарство), дармон (лечение), парҳез (диета), зуком (грипп), сил (туберкулез), марҳам (мазь), тест. Эти термины состоят из таджикских, арабских и русско-европейских слов. Некоторые простые термины стали синонимами в таджикском языке.

**Во втором разделе третьей главы рассмотрены «Производные термины».**

Словообразование медицинских терминов в таджикском языке осуществляется с помощью префиксального, суффиксального и аффиксального способов. В диссертации отмечается создания медицинских терминов при помощи префиксов бо-, бе-, ба-, но-, ҳам- и приведены множество примеров: босуръат (ускоренно), босифат (качественный), бехобӣ (бессоница), бехолӣ (вялость), беҳаракатӣ (неподвижность), бенамак (несоленый), бехушӣ (бессознание), бароҳат (комфортно), батадриҷ (постепенно), нороҳатӣ (дискомфорт), ноустувор (неустойчивый), нооромӣ (нестабильность), номуайян (неопределенный), ноҷунбон (неподвижный), ҳамдард (сочувствующий), ҳамрадиф (сопутствующий) и др. В образовании научных терминов не все префиксы играют одинаковую роль.

Суффиксы играют важную роль в терминообразовании таджикского языка и существуют большое количество словообразовательных суффиксов. В таджикском языке образованы множество медицинских терминов при помощи суффиксов: беморӣ (болезнь), солимӣ (здравье), лоғарӣ (похудение), нармӣ (мягкость), гармӣ (теплота), дуруштӣ (грубость), сироятӣ (инфекционный), дармонгоҳ (поликлиника), ташхисгоҳ диагностический центр), истироҳатгоҳ (санатория), озмоишгоҳ (лаборатория), масҳгар (массажист), ташхисгар (диагност), санчиш (проба), ларзиш (дрожание), сӯзиш (жжение), найча (пробирка), донача (сыпь), сурхча (корь), гармича (угри), бодомак (миндалина), булӯрак (хрусталик), гармкунак (грелка), талха (желчь), хока (порошок), фасоднок (гнойный), хатарнок (опасный), оризанок (осложненный), илтиҳобнок (воспаленный), хурӯchnok (приступообразный) и т.п.

В таджикском языке в образовании медицинских терминов таджикского языка особое место занимают суффиксы -ӣ,-гар, -гоҳ, -ча, -ак.

Все упомянутые префиксы и суффиксы составляют классические образцы словообразования таджикского языка и сочетаются с исходными таджикскими словами для создания терминов. Другие суффиксы также играют особую роль в

создании следующих медицинских терминов, как: вирусӣ (вирусный), тестӣ (тестовый), референсӣ (референсный), донорӣ (донорство), вирусолоғӣ (вирусологический), бактериологӣ (бактериологический), муолиҷагар (лечащий), ташхисгар (диагност).

Исследованию «**Сложных терминов в языке печати**» посвящен третий раздел третьей главы. В таджикском языке образования сложных медицинских терминов осуществляются следующими способами:

1. Сложные термины, образованные путем соединения двух слов (основ):

а) термины, обозначающие названия медицинских специальностей: парҳезшинос (диетолог), микробшинос (микробиолог), сироятишинос (инфекционист), вирусшинос (вирусолог), силишинос (фтизиатр), кӯдакпизишик (педиатр), гизошинос (нутриолог), чашмпизишик (офтальмолог), даҳонпизишик (стоматолог);

б) термины, обозначающие названия медицинских инструментов: сӯзандору (инъекция), ҳароратсанҷ (термометр), заррабин (микроскоп), гармкунак (грелка), қандсанҷ (гликомер), доруқуттӣ (аптечка).

2. Сложные термины, состоящие из словообразовательных элементов. С использованием словообразовательных элементов созданы достаточное количество медицинских терминов. Например, словообразовательная лексема – бахш. играет важную роль в создании медицинской терминологии и выражает психическое состояние человека и часто образует имена прилагательные: оромбахш ( успокаивающий ), таҳқимбахш ( укрепляющий ), рӯҳбахш ( тонизирующий, бодрящий ), дармонбахш ( целебный ), самарарабахш ( эффективный ), ғизобахш ( питательный ). Во всех случаях при помощи словообразовательной лексемы – бахш образуется имя прилагательное и оно выражает состояние больного и свойства лекарств.

С помощью словообразовательных элементов зидди–, ғайри–, –овар и т.п. также создаются сложные термины: зиддивирусӣ (противовирусный), зиддиилтиҳобӣ (противовоспалительный), зиддисилӣ (противотуберкулезный), ғайрисилиӣ (неспецифичный туберкулезу), ғайримуқарарӣ (необычный),

ғайримақсаднок (нецелесообразный), хобовар (сноторвные), балғамовар (отхаркивающий).

«Составные медицинские термины в языке печати» исследованы в четвертом разделе третьей главы. В таджикском языке известны образования терминов—словосочетаний с помощью изафетной связи. Такой способ словообразования часто используется при создании медицинских терминов.

Такие термины классифицируются по своему морфологическому составу следующим образом: существительное+существительное, существительное+прилагательное, существительное+числительное, существительное+глагол. Например: тапиши дил (удары сердца), шираи меъда (желудочный сок), норасоии ғизо (нехватка пищи), муоинаи хун (анализ крови), зарбай сахт (сильный удар), дарди давомнок (продолжительная боль), таби баланд (высокая температура), фишори паст (гипотония-низкое давление), муоличаи дуюмбора (вторичное лечение), марҳилаи якуми беморӣ (первая стадия заболевания), ташхис гузоштан (ставить диагноз), муоина кардан (проведение осмотра-осмотр), рухсатӣ шудан (выписаться), бистарӣ шудан (госпитализироваться).

Таким образом, из анализа структуры медицинских терминов таджикского языка можно сделать вывод, что они полностью соответствуют способам словообразования таджикского языка. В этом процессе особенно продуктивным считается морфологический и синтаксический способы словообразования.

Другой раздел данной главы – «Медицинские сокращения в языке печати» посвящен исследованию сокращений – аббревиатур. Аббревиатура – итальянское слово (аббревио – латинское слово – сокращаю), которая в основном образует существительные - сокращенные словосочетания.

Медицинские сокращения обозначают названия болезней, названия медицинских учреждений, виды диагностики и лечения, используются преимущественно в научном стиле с целью краткости, в большинстве случаев носят интернациональный характер и понятны всем медицинским работникам. В научном стиле часто используются сокращения, поскольку наука носит

международный характер и сокращении помогают кратко и ясно выразить значение слова.

В публицистическом стиле, они в основном, используются во время публикации медицинских материалов, часто освещают научные понятия.

Аббревиатуры можно разделить на следующие группы:

1) аббревиатуры, все части которых состоят из таджикских слов: БҚ (бемории қанд – сахарный диабет), БСС (бемориҳои санги сафро – желчнокаменные болезни), ДЗС (доруҳои зиддисилий – противотуберкулезные препараты), БГГБ (бемориҳои гӯшу гулу ва бинӣ – болезни уха, горла и носа);

2) аббревиатуры, состоящие из таджикских слов и заимствованных лексем – арабские или интернациональные слова: ТУТ – Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ – Всемирная организация здравоохранения, НМГ – норасоии музмини гурда – хроническая почечная недостаточность, МБС – микобактерияи сил – микобактерия туберкулеза, ВНМО – вируси норасоии масунияти одам – синдром приобретённого иммунодефицита, МСШ – Маркази саломатии шаҳрӣ – Городской центр здоровья, МТТ – Маркази ташхисию табобатӣ – Лечебно-диагностический центр, БИД – bemorии ишемикии дил – ишемическая болезнь сердца, ДҚ – диабети қанд – сахарный диабет, КАТС – Кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ – Первичная медико-санитарная помощь, СБД – сабти барқии дил –электрокардиограмма, ҶҶР – ҷарроҳии ҷоғу рӯй – челюстно-лицевая хирургия, МОМА – Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ – центр изучения практических навыков, МЧХ – Маркази ҷумҳуриявии хун – Республиканский центр крови, МСР – Маркази саломатии репродуктивӣ – Центр репродуктивного здоровья, БКШ – Беморхонаи клиникии шаҳрӣ – Городская клиническая больница, ОКСБ – Озмоишгоҳи кишти селлулаҳои бунёдӣ – Лаборатория стволовых клеток, МТИК «Стоматология» – Маркази таълимӣ, илмӣ ва клиникии «Стоматология – Учебно-научный и клинический центр «Стоматология», ТМР – томографияи магнитиу резонансӣ – магнитно-резонансная томография (миёни мардум бо номи МРТ маъмул аст), МОМА – Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ – Центр изучения практических навыков,

МТИ «Фарматсия» – Маркази таълимӣ – истеҳсолии «Фарматсия» – Учебно - производственный центр «Фармация».

Существует также группа сокращений, состоящие полностью из заимствованной лексики: РД – ретинопатия диабетикӣ – диабетическая ретинопатия, ЭКГ – электрокардиограмма, КАТС – Кумаки аввалияни тиббию санитарӣ – Первичная медико-санитарная помощь, ТУС – ташхиси ултрасадоӣ – ультразвуковое исследование.

**Шестой раздел** третьей главы называется **«Некоторые недостатки языка печати»**. Отмечается, что наряду со всеми достижениями при разработке и публикации медицинских материалов в современной таджикской печати наблюдаются и некоторые нежелательные явления, которые приводят к снижению качества и актуальности представляемых материалов. Примерами служат использование разговорной лексики, вместо медицинских терминов, небрежный перевод медицинских терминов и многочисленные технические ошибки. Конечно, хотя таких примеров немного, они нарушают нормы литературного языка и снижают качество медицинских материалов. Например, использование разговорной лексики, такие как малҳам, рихинак, тасб, шабmezӣ, муриш, шакидан, чалақидани майнаи сар, дилтапак, варами ганда, фит шудан и т.п., свойственны разговорной речи таджикского языка.

Доги кунцидак (веснушка) это небольшие желтовато-коричневые пятна, которые чаще всего появляются на лице и имеют наследственный характер. Она увеличивается весной и летом из-за воздействия солнечного света.

Вместо доги кунцидак (веснушка) дается следующая рекомендация: Доги магасак, ки дар забони халқ онро доги кунцидак низ меноманд, хусусияти нигоҳдорӣ, ҳимоя ва баланд намудани қувваро дар организми инсон низ дорад (Б.Т., 00.08.2023). (Веснушка, также известное в разговорной речи как доги кунцидак, также обладает свойством сохранять, защищать и увеличивать силу человеческого организма).

Другое заболевание, называемое аутизмом, чаще встречается у детей. Если в предыдущие годы это называлось просто аутизмом, что является

греческим словом, то теперь это в народе называют дархуддармондагон, худдармондагон и т. д. Также наблюдается другая ситуация, когда журналисты используют несколько синонимов для выражения медицинского понятия в тексте, чтобы избежать повторения слова. Кроме того, чтобы избежать повторения слов в тексте, наряду с таджикским или арабским словом используется также международный термин, то есть для выражения значения используется несколько синонимов, что позволяет использовать разнообразную медицинскую терминологию.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа и исследования медицинских материалов таджикской периодической печати можно сделать следующие выводы:

1. Медицинские термины являются одной из самых богатых частей языковой лексики. Формирование и дальнейшее развитие терминов в этой области основывается на внутренних законах исторического развития таджикского языка и продолжается по сей день [1-А; 6-А].
2. Подготовка и издание материалов по различным аспектам медицинских вопросов способствует медицинской грамотности населения и пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний и снижения заболеваемости среди людей [2-А; 8-А].
3. На формирование медицинских терминов таджикского языка как систематической системы на протяжении веков влияли различные языки. По этой причине в системе медицинских терминов таджикского языка помимо слов таджикского происхождения можно встретить элементы заимствованной лексики, в том числе, заимствованные слова арабского, латинского, греческого, английского, немецкого, французского, русского языков [3-А; 7-А; 9-А].
4. При выражении новых научных понятий предпочтительны международные термины, поскольку основу медицинской науки составляют латинские, греческие и английские медицинские термины. Как указано в

приведенном выше материале и наблюдениях, заимствованные слова в области медицины состоят из русско-европейских и арабских слов [2-А; 6-А].

5. Международные аффиксы также играют важную роль в создании определенной группы медицинских терминов [7-А; 10-А].

6. Изменения и эволюция языковой лексики в основном происходят через язык средств массовой информации, в котором большое значение имеет также язык современной таджикской печати [3-А; 5-А; 8-А].

7. В языке современной печати медицинские материалы занимают особое место и играют значительную роль в формировании и расширении научных терминов, особенно таджикских [9-А; 10-А].

8. Исследование и наблюдение многолетнего материала таджикской печати свидетельствуют о том, что таджикская печать не только отражает общие изменения в таджикской языковой лексике, но и способствует ее дальнейшему формированию, развитию и унификации медицинских терминов таджикского языка [3-А; 8-А; 9-А; 10-А].

9. Было выявлено, что за последние десятилетия в ходе разработки и представления медицинских материалов в газетах и журналах произошли принципиальные изменения в использовании медицинских понятий, значительно обогатился словарный запас этой отрасли науки, что является одним из основных путей развития отраслевой журналистики, особенно медицинской журналистики [3-А; 8-А; 9-А].

10. На протяжении многих лет большая ответственность лежала на журналистов, деятелей науки и литературы по поводу развития литературного языка и его стандартов. Даже сегодня чистота таджикского языка и соблюдение норм словообразования и терминологии возлагают на нас ответственность за защиту таджикского языка и его дальнейшее развитие [3-А; 4-А].

11. Язык печати отражает таджикский литературный язык и охватывает все языковые изменения. Он должен соответствовать всем законам и правилам языка и придерживаться многовековых закономерностей и норм словообразования в таджикском языке [2-А; 3-А; 5-А; 11-А].

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В результате изучения и исследования лексических, семантических и структурных особенностей медицинских терминов в языке СМИ с целью изучения языка средств массовой информации, который считается отражением современного состояния таджикского литературного языка, диссидентом выдвинуты следующие предложения, на основе которых планируется провести определенные работы:

1. Исследование лексико-семантических характеристик медицинских терминов и определение уровня их употребления в языке прессы;
2. Изучить возможности словообразовательных суффиксов, а также пути и средство создания национальных медицинских терминов;
3. Определение роли исконно таджикских слов и заимствованной лексики в формировании медицинской терминологии в языке печати;
4. Исследование лексико-семантических особенностей медицинских терминов и определение степени их употребления;
5. Разработка и публикация отраслевых словарей на основе материалов языка СМИ;
6. Разработка научных исследований по использованию национальных терминов в языке печати;
7. Проведение специальных семинаров для студентов и магистрантов, специализирующихся по таджикскому языку и литературе на основе материалов языка периодической печати.
8. Рекомендации и предложения научных тем для написания магистрских работ, кандидатских и докторских диссертаций (PhD) на основе материалов языка СМИ.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино [Текст] / С. Айнӣ. – Душанбе, 2005. – С. 46.
2. Байзоев, А. Истилоҳот ва қалимасозӣ дар «Донишнома»-и Абӯалӣ ибни Сино [Матн] / А. Байзоев. – Душанбе: Андалеб, 2016. – С. 3.
3. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос [Текст] / Т. Бердиева. – Душанбе, 1991. – С. 12-21.
4. Қосимова, М. Таърихи забони адабиии тоҷик [Текст] / М. Қосимова. – Душанбе: ДМТ, 2003. – С. 4.
5. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. Забони миллӣ ва ҷаҳонгароӣ [Текст] / Бухорӣ Муҳаммадҷон Шакурӣ. – Душанбе: Шучоиён, 2010. – С. 16.
6. Нуралиев, Ю. Гиёҳномаи Абумансури Муваффақ [Текст]/ Ю. Нуралиев. – Душанбе: Ирфон, 1992. – С. 13.
7. Саймиддинов, Д. Пажуҳишҳои забоншиносӣ: маҷмуаи мақолот [Текст] / Д. Саймиддинов. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – С. 165.
8. Юсупов, А. Истилоҳоти тиббии «Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб»-и Аҳавайнии Бухорӣ [Текст] / А. Юсупов. – Душанбе, 2004. – С. 57.

## **НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

### **I. Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:**

- [1-А]. Шодиматова, М.К. Юсупов, А.И. Паҳлуҳои лингвистии истилоҳ [Текст] / М.К. Шодиматова, А.И. Юсупов // Авҷзи Зухал. – Душанбе, 2021. – № 4. – С. 165-171.
- [2-А]. Шодиматова, М.К. Таърихи тибби форсу тоҷик ва ташаккули истилоҳоти илмӣ дар замони муосир [Текст] / М.К. Шодиматова // Известия Национальной академии наук Таджикистана. Отделение общественных наук. – Душанбе, 2023. – № 2 (271). – С. 325-330.

- [3-АМ]. Шодиматова, М.К. Корбурди истилоҳоти тиббии арабӣ дар забони матбуот [Текст] / М.К. Шодиматова // Вестник Таджикского

национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2025. – № 2. – С. 75-81.

## **II. Статьи, опубликованные в других научных сборниках и изданиях:**

- [4-А]. Шодиматова, М.К. Саҳми устод Айнӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббӣ [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы международной научно-практической конференции на тему «Медицинская наука XXI – взгляд в будущее», посвященной 80-летию ТГМУ имени Абуали ибни Сино и «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)» (Душанбе: ТГМУ имени Абуали ибни Сино, 29.11.2019). – Душанбе, 2019. – С. 444-445.
- [5-А]. Шодиматова, М.К. Доир ба тарҷумаи истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти муосири тоҷик [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы международной научно-практической конференции «Медиалингвистика и стилистика: проблемы и перспективы», посвященная 85-летию профессора Бахриддина Камолиддина (Душанбе: ТНУ, 22-23.10.2020). – Душанбе, 2020. – С. 162-165.
- [6-А]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ва рушди он дар замони муосир [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы республиканской научно-практической конференции (III-годичная) ГОУ «Хатлонский государственный медицинский университет», посвященная 30-летию XVI-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (Дангаре: ХГМУ, 16.12.2022). – Дангаре, 2022. – С. 488-489.
- [7-А]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббӣ ва баъзе хусусиятҳои он дар осори бадӣ [Текст] / М.К. Шодиматова // 71 научно-практическая конференция с международным участием на тему «Инновации в медицине – от науки к практике» (Душанбе: ТГМУ имени Абуали ибни Сино, 01.12.2023). – Душанбе, 2023. – С. 724-726.
- [8-А] Шодиматова, М.К. Забони матбуот ва ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар замони муосир [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы

республиканской научно-практической конференции на тему «Стилистика и медиалингвистика: проблемы и перспективы» (Душанбе: ТНУ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024. – С. 93-100.

- [9-М] Шодиматова, М.К. Меъёри забони адабӣ ва забони баъзе нашрияҳои даврӣ [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Стилистика и медиалингвистика: проблемы и перспективы» (Душанбе: ТНУ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024. – С. 157-163.
- [10-М] Шодиматова, М.К. Доир ба баъзе хусусиятҳои сохтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти тоҷик [Текст] / М.К. Шодиматова // Забон ва Истиқлол. Сборник статей. – Душанбе, 2024.– С. 366-374.
- [11-М]. Шодиматова, М.К. Забоншиносони тоҷик ва таҳқиқи истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ [Текст] / М.К. Шодиматова // Материалы республиканской научно-практической конференции ГОУ «Хатлонский государственный медицинский университет» (V-годичная), посвященная 30-летию Конституции Республики Таджикистан (Дангара: ХГМУ, 29.11.2024). – Дангара, 2024. – С. 651-652.

## АННОТАЦИЯ

**диссертатсияи Шодиматова Малика Каримбердиевна «Хусусиятҳои луғавӣ-маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти тоҷик (солҳои 2003-2023)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ**

**Калидвожаҳо:** забони матбуот, услуби публицистӣ, масъалаҳои тиббӣ, истилоҳоти тиббӣ, номгӯйи бемориҳо, аломатҳои беморӣ, таҷхизотҳои тиббӣ, гиёҳҳои шифобаҳаш, забоншиносӣ, ташаккул, илми тиб, тарҷума, калимасозӣ, роҳҳои калимасозӣ, таркиби луғавӣ, калимаҳои арабӣ, калимаҳои байналмилалӣ, беморхона, пешгирии бемориҳо, озмоишгоҳо.

Диссертатсия ба таҳқиқи хусусиятҳои луғавӣ-маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти тоҷик баҳшида шудааст. Аҳаммияти таҳқиқи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки истилоҳоти тиббӣ дар асоси маводи ВАО дар забоншиносии тоҷик ба омӯзиши дақиқ ва таҳқиқоти монографӣ ниёз дорад ва он метавонад ба масъалаҳои баҳсноки истилоҳсозӣ ва истилоҳнигорӣ равшанӣ андозад. Инчунин, омӯзиш ва баррасии вижагиҳои забони васоити аҳбори омма ҳамчун инъикоскунандай вазъи кунуни забони адабии тоҷикӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз таҳаввулоти соҳториву маънӣ ва дастурии забони адабӣ, аз ҷумла истилоҳоти тиббӣ огоҳ бошем.

Навғонии илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки ин таҳқиқот дар самти таҳлили истилоҳоти тиббии забони воситаҳои аҳбори омма пажуҳиши аввалин буда, қаблан таҳлили истилоҳоти тиббӣ бо назардошти хусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ мавриди омӯзиш қарор дода нашудааст. Таҳлили маводҳои фаровон барои муайян кардани роҳу воситаҳои калимасозӣ ва семантикаи ташаккули истилоҳоти тиббӣ, омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии истилоҳоти бахши тиб мусоидат намуданд. Маводҳои ҷамъовардашуда ва натиҷаҳои таҳлили он барои истифода дар назария ва амалияи тарҷума мусоидат намуда, баҳусус ҳангоми таҳияи луғатҳои соҳавии тиббӣ, муҳовараҳои дузабонаи тиббӣ маводи муҳим мебошанд.

Натиҷаҳои илмии рисоларо барои таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ-методӣ истифода бурдан мумкин аст, инчунин маводи таҳқиқ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ оид ба назария ва амалияи тарҷума барои тайёр намудани мутахассисони бахши тарҷумонӣ ва рӯзноманигорони соҳавии бахши тиб аҳаммияти зиёд дорад.

## АННОТАЦИЯ

**диссертации Шодиматовой Малики Каримбердиевны на тему «Лексико-семантические и структурные особенности медицинской терминологии на страницах таджикской печати» (2003-2023 гг.) на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – Таджикский язык**

**Ключевые слова:** язык печати, публицистический стиль, медицинские вопросы, медицинская терминология, названия болезней, симптомы заболевания, медицинские оборудование, лекарственные растения, языкознание, формирование, медицинская наука, перевод, словообразование, лексический состав, модели словообразования.

Диссертация посвящена лексико-семантическому и структурному анализу медицинской терминологии на страницах таджикской периодической печати. Актуальность темы исследования заключается в том, что впервые рассматриваются лексико-семантические и этимологические особенности медицинских терминов в таджикском языке, также способы и средства создания медицинских терминов в таджикской печати на основе многочисленных примеров.

Важность данного исследования заключается в том, что медицинская терминология, основанная на материалах средств массовой информации в таджикском языкознании нуждается в тщательном изучении и монографическом исследовании, так как это может внести ясность в спорные вопросы терминов и терминологии. Изучение и исследование особенностей языка средств массовой информации, как один из способов отражения современной ситуации литературного языка также позволяет нам быть в курсе развития и совершенствования литературного языка, в том числе медицинских терминов.

Научная новизна исследования состоит в том, что данное исследование в сфере анализа медицинской терминологии языка средств массовой информации является первой инициативой в таджикском языкознании. Анализ многочисленных материалов способствуют определению средств и способов словообразования и семантики формирования медицинской терминологии, изучению теоретических и практических вопросов медицинской терминологии. Собранные материалы и результаты их анализа способствует использованию этого материала в теории и практике перевода, при разработке отраслевых медицинских словарей, а также двуязычных медицинских справочников.

Научные результаты диссертационной работы могут быть использованы при составлении учебников, учебно-методических пособий, для проведения практических занятий в области теории и практики перевода, для подготовки специалистов в области перевода.

## ANNOTATION

**of the dissertation of Shodimatova Malika Karimberdievna on the topic «Lexical-semantic and structural features of medical terminology on the pages of the Tajik periodical press (2003-2023)» for the degree of candidate of philological sciences in specialty 10.02.01 – Tajik language**

**Key words:** printed language, journalistic style, medical issues, medical terminology, names of diseases, symptoms of diseases, medical equipment, medicinal plants, linguistics, formation, medical science, translation, word formation, lexical composition, word formation models.

The dissertation is devoted to the lexical-semantic and structural analysis of medical terminology on the pages of the Tajik periodical press. The relevance of the research topic lies in the fact that for the first time the lexical-semantic and etymological features of medical terms in the Tajik language are considered, as well as the methods and means of creating medical terms in the Tajik press based on numerous examples.

The importance of this study is that medical terminology based on mass media materials in Tajik linguistics needs careful study and monographic research, as this can bring clarity to controversial issues of terms and terminology. The study and research of the features of the language of the media, as one of the ways of reflecting the current situation of the literary language, also allows us to be aware of the development and improvement of the literary language, including medical terms.

The scientific novelty of the study is that this study in the field of analysis of medical terminology of the language of the media is the first initiative in Tajik linguistics. The analysis of numerous materials contributes to the definition of means and methods of word formation and semantics of the formation of medical terminology, the study of theoretical and practical issues of medical terminology. The collected materials and the results of their analysis contribute to the use of this material in the theory and practice of translation, especially in the development of industry-specific medical dictionaries, as well as bilingual medical reference books.

The scientific results of the dissertation can be used in the preparation of textbooks, teaching aids, as well as research materials for conducting practical classes in the field of translation theory and practice, for training specialists in the field of translation.